

АСҚАРАЛӢ СУЛАЙМОНОВ,
НЕЙМАТ АБДУЛЛОЕВ,
ЗИЛОЛА СУЛАЙМОНОВА

САНЪАТИ ТАСВИРӢ

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи
7-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ӯзбекистон
ба нашр тавсия намудааст*

Хонаи эҷодии табъу нашри ба номи Fafur Fулом
Тошканд – 2017

УЎК 74/76(075.3)=222.8
КБК 74.268.51

**Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби
республика чоп шудааст.**

Муқарризон:

Р. Худойберганов – профессори Донишкадаи рассомии миллӣ ва дизайни ба номи Камолиддин Беҳзод;

М. Толибова – сарметодисти шуъбаи «музиқӣ, санъат, таълими меҳнат, камолоти ҷисмонӣ ва саломатии Маркази таълими Республика;

Н. Ҳайтамова – омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ва нақшакашии мактабҳои таълими миёнаи умумии ноҳияи Мирзо Улугбеки шаҳри Тошканд.

Сулаймонов, Аскаралӣ

Санъати тасвирӣ. Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 7-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ. Нашри саввуми аз нав коркарда. – Тошканд: Хонаи эҷоди табъу нашри ба номи Fafur Fулом, 2017, 80 сах.

УЎК 74/76(075.3)=222.8
КБК 74.268.51

ISBN 978-9943-5006-4-8


© А. Сулаймонов ва дигар.
© Хонаи эҷодии табъу нашри ба номи F.Фулом, соли 2017

САРСУХАН

Донишомўзони гиромӣ! Шумоён аз асосҳои санъати тасвирий сабак бардошта, оид ба намуду жанрҳои он, мусаввирони номдор ва устодони санъати амалӣ, пайкарасозон, ҳамчунин асарҳои онҳо соҳиби дониш гардидед, ягон намуди санъати тасвирий ё ки жанри он ба иҷро расондани кори эҷодии мустақилона намоён кардани иқтидори худро омӯхтед. Дар ин соли таҳсил дарсҳои санъати тасвирий ба анҷом мерасанд. Аз ҳамин сабаб оид ба фанни таълими «Санъати тасвирий» аз устодатон бештар омӯзед. Алалхусус, омӯхтани мавзӯъҳои мураккаби санъати тасвирий – маҷро ва самтҳои санъат, қонуниятҳои рамznok, санъати қадимаи китобат бо зиракӣ омӯхтани донишҳоро талаб менамояд. Зеро шумоён дар чунин синну соле мебошед, ки бо истеъоди хеш, маҳорати бадей-эстетикӣ, донишатон оид ба санъати тасвирий устодатон, ҳамсолон, волидонро ба хушнуд соҳтан қодир мебошед. Дар синну соли шумо баъзе ҳамсолонатон оид ба қасби ояндаашон ба тасаввuri нахустин соҳиб мегарданд. Баъзеҳо ояндаи худро дар санъати тасвирий ва амалӣ, санъати дизайн, ё ки меъморӣ вобаста карданаш мумкин. Дар ин бобат аниққуни тасаввуратон, барои боз ҳам баланд бардоштани донишатон китоби дарсие, ки дар даст доред, ёвари наздик, дӯст гардиданатон умединорем. Дар баъзе донишомўзон майлу шавқ нисбати санъати тасвирий назар ба синфи якум суст шуданаш мумкин аст. Сабаби он шумо ба дараҷае, ки дигаронро ба ҳайрат гузоштан мумкин аст, ёд нағирифтанатон мумкин.

Дар асл сабакҳои санъати тасвирий шуморо танҳо ба расмкаши ёд намедиҳад, балки ба воситаи санъати тасвирий шумоён бо таърихи маданияти миллӣ, образҳои симоёни бузург, эҷодкорони он, санъати тасвирий, тартиби оғаридани композитсияҳои наққоший ва пайкаратарошӣ, оид ба мутаносибии ранг ва шакл соҳиби дониш ва малака гардидед. Ин донишатон дар ҳаёти ояндаатон, бешак, ба шумо кӯмак мерасонад.

ЧОРЯКИ ЯКУМ



МАВЗЎИ 1


САМТУ МАЧРОҲО ДАР САНЪАТ

Дар таърихи санъати тасвирий пайдо шудани маҷрои импрессионизм бо санаи таърихии муайян вобаста аст, ки давраи ислоҳоти бузургро оғоз намудааст. 15 апрели соли 1874 дар намуди рангтасвири санъат ба маҷрои импрессионизм асос гузашта шудааст.

Асри XIX дар санъати тасвирий, асосан расмҳои фармоишии аз тарафи вакилони авлодони қалонсол, яъне дар намуди шоҳона, ба тарзи қатъӣ дар асоси қонуниятҳои реалистии санъати тасвирии академикӣ оғаришуда, ба асарҳои санъати тасвирий афзудани талаб эҳтиёчи эстетикии ҳаёти мадании ҳамон даврро муайян карда буд. Вале дар ҳамон давр аз тарафи як гурӯҳ мусаввирон оғаридан расмҳо дар зери таъсири муҳити атроф, табиат таассуротро оиди фаслҳои сол, ҳолатҳои тағйирёбандай он (субҳ, нисфирӯзӣ, шом, ҳам рӯзи офтобио ҳам рӯзи абронок ва ҳоказо) ганӣ соҳта, кӯчаҳо, хиёбонҳои шаҳр тасвир ёфтанд. Фарқият аз рангтасвири анъанавӣ он буд, ки рангҳоро ба сифати воситаи асосӣ қабул карданд ва дар палитраи худ фақат рангҳои спектрӣ (сурҳ, зардтоб, зард, сабз, ҳаворанг, кабуди баланд, бунафшранг)-ро истифода бурда, барои бевосита дар оғӯши табиат оғаридан асарҳои худ кӯшидаанд. Боз як ҷиҳати услуби эҷодии импрессионистҳо дар ҳамин аст, ки онҳо рангҳоро ба воситаи бо ҳамдигар омехта кардан не, балки соидани ранги ҳархела ба воситаи паҳлӯ ба паҳлӯ молидан асар оғаридаанд. Импрессионистҳо дар асарҳои худ ба моҳирона тасвир кардани нури офтоб, майсаи акнун нумӯъ карда, оби мусаффо, зебогии нилуфарҳои об (расми 2) кӯшидаанд.




Расми 1. Камил Писарро. Хиёбони капутсинҳо.



Расми 2. Клод Моне. Ҳавзи нибуфарнок.

Вале услуби мазкур ба танқиди сахти дўстдорони санъат ва санъатшиносон дучор омад. Баробари ин, дар ҳамин давр дар Европа,

хусусан, Фаронса чараёнҳои сиёсии хавфнок сар зада, ба намоишгоҳи «Салон», ки ҳар сол дар Лувр гузаронда мешуд, роҳ надодани вакилони маҷрои нав барои онҳо аз ҷиҳати моддӣ муаммоҳоро ба миён оварда бошад ҳам, онҳо ба нуқтаи назари худ, ба анъанаи пештар ҳукмрон бо садоқат эҷод карданро давом доданд. Сипас иттиҳоди худро ташкил карда, 15 апрели соли 1874 дар хиёбони Капутсини Париж дар қаҳваҳонаи «Гербия», ки дар хонаи 35 маскан дошт, аввалин намоишгоҳи худро ташкил намуданд. Дар он Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Пол Сезанн, Алфред Сислей барин мусаввирон бо асарҳои худ иштирок карданд. Дар байни асарҳои намоишдода асари Клод Моне, ки дар асл бе унвон буду вале ҳангоми



Расми 3. Клод Моне «Таассурот ҳангоми баромадани офтоб».

ба намоишгоҳ гузоштан бо таклифи бародари Ренуар «Таассурот ҳангоми баромадани офтоб» номгузорӣ шуд (расми 3). Онҳоро ба сифати «таассурот чироқ» (таассурот ба фаронсавӣ – импрессион) эътироф кардан сабабгор шудааст. Дар асл журналистони рӯзномаи «Фигаро» дар ҳисоботи худ оид ба намоишгоҳ калимаи мазкурро бо киноя ба сифати лақаби ба онҳо гузошташуда истифода кардаанд. Омма бошад, онҳоро **импрессионистҳо** мегуфт. Ҳамин тариқ, эътиборан аз 15 апрели соли 1874 дар таърихи санъати тасвирий ба маҷрои импрессионизм асос гузошта шуд. Маҷрои мазкур ба зудӣ ба соҳаи санъати Аврупо, Америка ва Осиё таъсири назарас расонда, барои ба вучуд омадани маҷро ва самтҳои нави санъат замина гузошт.


Клод Оскар Моне (1840–1926) яке аз асосгузорони маҷрои импрессионизм аст. Вай расмҳои худро баробари муоини ҳаёти одамони оддӣ, намудҳои табиат дар асоси таассуроти ташаккулёфта оғардидааст. Асосҳои санъати тасвириро аз Эчен Буден омӯхтааст. Асарҳои Клод Моне мисли «Пляжи Сент-Адресс», «Хонаи Арҷантеди Моне», «Сафедорҳо», «Дар ҷангалзори Фонтенбло», «Ҳавзи нибуфарӣ», «Таассурот ҳангоми баромадани офтоб» дар осорхона, нигористонҳои аз ҳама бонуфузи ҷаҳон маҳфузанд. Дар санъати тасвирии Ўзбекистон дар эҷодиёти Лев Буре, Оғанес Татевосян, Александр Волков, Павел Бенков, Ӯрол Тансиқбоев, Анвар Мирсаатов, Ҷавлон Умарбеков, Шуҳрат Абдурашидов, Абдуманнон Юнусов, Янис Салпинкиди, Ортиқали Қазоқов, Дилюс Мирсалимов ҷузъҳои импрессионизмро дидан мумкин аст:

Импрессионизм барои оғози маҷрову самтҳои муҳталифи давраи нави санъати ҷаҳон роҳ кушод. Яке аз маҷроҳое, ки баъди импрессионизм урф гардид, **постимпрессионизм** номида шуд. Вакилони он аз усулҳои тасвирии импрессионистҳо илҳом гирифта, баробари истифодаи оқилонаи қонуниятҳои санъати тасвирии реалистӣ дикқату эътибори асосии худро ба кушодани маънои фалсафӣ ва рамзии он нигарондаанд.


Дар байнини мусаввирон ва муҳлисони санъати тасвирий, ки ба он мароқи калон зоҳир менамоянд, боз як маҷро ҳаст. Он мувофиқи услуби коркард **пуантилизм** буда, маҷрои **неоимпрессионизм** номгузорӣ шудааст. Асосгузорони маҷрои мазкур Чорҷ Сера, Пол Синяк буда, онҳо асарҳои худро бо рангҳои соғу тозаи спектрӣ, яъне аз ҳафт ранги рангинкамон истифода бурда, паҳлуи ҳамдигар гузошта, услуби расмкаширо қашф кардаанд. Азбаски суратҳои қашидаи онҳо ба нуқтаҳои чоркунча ва доирашакл монанд буд, асарҳои қашидаашонро услуби пуантилистӣ гуфта ба



Расми 4. Клод Моне.
Автопортрет.



Расми 5. Янис Салпинкидӣ.
Гулдаста дар фони газворҳои миллӣ.




Расми 6. Дилюс Мирсалимов. Дараҳт.

забон гирифтаанд (пуантилизм – фаронсавии «пуантилизме»- кор бо нуқтаҳо). Мусаввири ӯзбекистонӣ Дилюс Мирсалимов асари рангтасвири худ «Дараҳт»-ро бо услуби пуантилизм оғаридааст (расми 6.)

Дар асарҳои мазкур рангҳо мисли мозаика молида, рангҳо ба ҳам таъсир расонда, бо дигар ранг намудор мегардад. Масалан, рангҳои зарду ҳаворанг агар паҳлӯи ҳамдигар гузошта шаванд, онҳоро чун ранги сабз идрок менамоем. Рангҳои зард ва сурх паҳлӯи ҳамдигар гузошта шаванд, гаммаи зардтоб ҳосил мегардад.

Дар санъати тасвирий маҷрои унвонаш «Фовизм» ҳам ба номи мусаввирон вобаста аст. Анри Марке, Чорҷ Рио, Анри Дерен, Анри



Расми 7. Камил Писарро.
Автопортрет.



Расми 8. Камил Писарро.
Рӯзи боронӣ.

Матиз соли 1905 бо нуқтаи назари худ, мувофиқи услуби оғаридани расмҳои рангтасвир ба қонуну қоидаҳои санъати тасвирии реалистӣ, алалхусус қоидаҳои перспектива, истифодаи айнан тасвири тамоми ҳастӣ амал накарда кор кардан онҳоро «ёбоиён» (фаронсавии «фаувизме», «фауве – ёбоиён») номидаанд.

Вакилони услуби мазкур фарқан аз **реализм, натурализм, импрессионизмба оғаридани** асарҳои соддай примитивӣ, аз он ҷумла оиди бо услубҳои санъати асарҳои миёна, санъати халқҳои Шарқ наздик қӯшидаанд.

Баъдтар яке аз услубҳои дар санъати тасвирий варзъ пахнгардида **кубизм** диққату эътибори як қатор мусаввирони номдорро ба худ ҷалб соҳт.

Ҳамин тавр, дар таърихи санъати тасвирии ҷаҳон як қатор маҷроҳо ва самтҳо ба вучуд омаданд. Ба гайр аз номи мусаввироне, ки дар боло ба забон гирифта шуд, ҳоли ҳозир аз тарафи мусаввирон, аз қабили Винсен Ван Гог, Анри де Тулуз-Лотрек, Анри Матисс, Эдгар Дега, Эчен Делакруа, Оноре Доме, Ҷан-Батис Камил Коро, Огюст Ренуар, Пол Сезанн, Алфред Сислей оғаридани расмҳо аз ҷониби санъатшиносон ва дӯстдорони санъат воло арзёбӣ карда мешавад.

Саволҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯи гузашта:

1. Охири асри XIX аввали асри XX дар санъати тасвирий чӣ гуна маҷроҳо пайдо шудааст?
2. Маҷроҳои нав дар санъати тасвирий аз санъати тасвирии реалистӣ бо қадом хосияташон фарқ меқунанд?

3. Истилоҳои «Импрессионизм» чӣ маъноро мефаҳмонад?
4. Ба номгузории мачрои импрессионизм асари кадом мусаввир асос гардидааст?
5. Дар санъати тасвирии Аврупо чӣ гуна мачроҳо ба вучуд омаданд?
6. Аз рӯйи мачроҳои нав кадом мусаввирони аврупой ва ўзбекистонӣ эҷод кардаанд?


Вазифаи хонагӣ:

1. Расмҳои бо услуби импрессионистикӣ оғаридашударо таҳлил кардан, ҳамчунин барои бо ҳамин мавзӯъ мустақилона кор кардан тайёрӣ дидан.
2. Аз лугат қалимаҳои шрифти сери хобидаро кӯчонда, маънояшро фаҳмида гиред.

МАВЗӮИ 2

КОРКАРДИ МАНЗАРА БО УСЛУБИ ИМПРЕССИОНИЗМ. «ПУАНТИЛИЗМ»

Дар дарси гузашта аз ҳусуси рангтасвири импрессионизм тасаввур пайдо карда будед. Ҳамчунин корҳои мусаввирони хориҷӣ ва мамлакатамонро таҳлил намудед, ки расмҳои рангтасвири услуби импрессионизмро оғаридаанд. Акнун донишҳои назариро дар фаъолияти амалӣ эҷодкорона татбиқ намоед. Пеш аз иҷрои кори мустақилона композитсияи асарҳои диққат ҷалбкунанда ҳамчунин, бо услуби импрессионизм оғаридашударо пеши назар оваред. МБарои мисолҳои ҳаётии мутобики онҳоро ба хотир овардан кӯшед. Барои қулай шудани кор бо услуби импрессионизм ба шумоён расми схематириро тавсия менамоем. Барои ин аз услуби кори оғаридани манзараи классикӣ истифода бурдан мувофиқи мақсад аст, ки асосгузори он мусаввири итолёвӣ Аннибал Каррачи мебошад. Вай аввалин шуда манзараоғариро ба нақшашо ҷудо кардааст. Мусаввир қатори якумро бо рангҳои гарму аниқ, қатори миёнаро бо ранги миёнаи мұлтадил, қатори ақиби сеюмро бо ранги хунук оро дода, дар асара什 масоҳати фазоироба вучуд овардааст. Аз тасвири ҳамин манзара расми схематикии дар поён тавсиягардидаро (расми 11) истифода бурда, рангро, барои бо услуби пуантилизм дар алоҳидагӣ додан ҳаракат кунед. Мусаввирони пуантилист, чуноне ки дар дарси гузашта зикр намудем, ранги тозаро дар шаклҳои чоркунча ва нуқта паҳлӯ ба паҳлӯ гузашта, асарҳои санъати тасвириро оғаридаанд.



Расми 9. Павел Бенков. Машкобчиён.

Дар манзара ба сифати мавзӯй намуди ба худатон ошнои табиатро метавонад интихоб қунед. Ба сифати намуна расми унвонаш «Машкоб- чиён»-и Павел Бенковро (расми 9) таҳлил намоед. Дар он ранг ва гаммаи рангҳои аз онҳо ҳосилшуда аниқ намоён мегардад. Дар кори дар поён овардаи донишомӯзи коллечи мусаввирии республика услуги пултилизм истифода шудааст.



Расми 10. Натурморти бо услуги пултилизм оғаридашуда. Кори донишомӯзи коллечи мусаввирии республика.



Расми 11. Тасвири схематикии коркарди манзара.

Аннибал Каррачи (1560–1609) дар шаҳри Болонеи Итолиё зиндагӣ ва эҷод намудааст. Мактаби ба ҳуд хоси омӯзиши асосҳои санъати тасвириро ба вуҷуд овардааст. Даргоҳи мазкур мактаби таълимии бародарон Каррачиҳо номида шудааст. Академияи санъати тасвирии Болонеро ташкил намудааст. Назарияи ў дар бобати оғаридани асарҳои санъати тасвирии усули академикӣ нақши муҳим бозидааст. Онҳо баробари эҷоди жанрҳои пурмаҳорати тасвири рангҳо, портрет, манзара омӯзондани методикаи асосҳои санъати тасвирий ба бачагонро оғардидаанд.

Дар расми схематикӣ ба марҳалаи якум истифодабарии рангҳои гарм ва аниқ тавсия мегардад. Дар марҳалаи дуюм бошад, равшани онҳо каме суст карда мешавад. Дар ҷузъиёти марҳалаи сеюм бошад, мувофиқи қонунияти перспективаи ҳаво рангҳои сард, асосан тобишҳои гуногуни ҳаворанг, ҳамчунин нимсабзи ба ҳаворанг наздик истифода бурда, дурии манзараро тасвир кардан мумкин.

Саволҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи гузашта:

1. Дар асарҳои санъати тасвирии рангҳои манзаравӣ нақшанокӣ ба қадом мақсад истифода мегардад?
2. Дар манзара принсипи нақшанокӣ аз тарафи кӣ чорӣ гардидааст?
3. Хосиятҳои ба ҳуд хоси усули импрессионизмро дар асари унвонаш «Рӯзи боронӣ»-и Камил Писсарро эзоҳ дихед
4. Асари унвонаш «Дараҳт»-и мусаввири ӯзбекистониро таҳлил намоед.

Вазифаи хонагӣ:

Мустақилона дар жанри манзараи услуби пуантилизм композитсия оғаред.

Аз кори мусаввироне, ки бо услуби импрессионистӣ эҷод кардаанд, намунаҳо ҷамъ оваред.

МАВЗӮИ 3

ОФАРИДАНИ НАТУРМОРТ БО УСЛУБИ КУБИЗМ

Яке аз услубҳои васеъ паҳнгардида дар санъати тасвирий услуби кубизм мебошад. Мусаввирони бо услуби мазкур корқунанда давр зада дидани атрофи маводи тасвирёбандаро дар тасвирҳо ҳаракат намудаанд. Барои нишон додани саъю қўшиши мазкур мусаввирон ба тамошогарон тарафҳои ноаёни ашёро ҳам тасвир кардаанд.

Асосгузори услуби кубизм Пол Сезанн барои омӯзондагони асосҳои санъати тасвири мухим будани услуби кубизмро зикр намуда, намуди силиндр, ҳалқа ва конуси табиат хеле зарур буданашро таъкид кардааст. Дар ҳамин ҳолат дар он соҳти конструктивии маводро таҳлил карда, малакаи хуб дарк кардани шакли тағиیرнаёбандай маводро ташаккул дода, шакл ва нисбияти онро ба воситаи тасвиркуни дуруст аз асари санъати тасвири завқ бурдан мумкин. Аз ин рӯ, бисёр мусаввирон бо услуби кубизм расм оваридаанд.

Пол Сезанн (1839–1906) вакили ҷараёни постимпрессионизми фаронсавӣ. Дар Академияи Сийиши Париж таҳсил гирифтааст. Дар услуби кубизм асосан натурморт, ҳамчунин дар жанрҳои манзара ва портрет бисёр асарҳо оваридааст. Саъю қӯшиши дар асоси назорати тӯлонӣ соҳти конструктивии объекти расмро таҳлил кардан ҳис мегардад. Мусаввир дар асарҳои рангтасвир бисёр рангро истифода набурдааст, ба гайр аз соҳти конструктивии бисёр маводҳо холигии фазовии онҳо, тасвири мавқеи макон устуворона аҳамият додааст (расми 12).

Аз ҳама жанри қулайи оваридани расм услуби кубизм буда, бешак, жанри натурморт мебошад. Чунки анҷоми оваридани асар бо жанри натурморт беҳаракат буда, соҳти конструктивӣ ҷойгиршавии фазовӣ ҳолати муҳитнокии онро вақти тӯлонӣ назорат кардан имконпазир мегардад. Расми 13-уми дар жанри натурморт оваридашударо гирем. Мусаввир ҳангоми тасвири ҷузъҳои объект ба нишон додани тарафҳои нопадиди онҳо ҳаракат намудааст. Одатан, мусаввироне, ки дар ҳамин жанр эҷод мекунанд, ба қонунияти бо услуби кубизм оваридани асар амал мекунанд.

Ба сифати давомдиҳандай кори Пол Сезанн эҷоди Пабло Пикассо дар таърихи санъат дорои аҳамияти алоҳида аст. Чунки вай ҳарчанд дар бисёр самтҳои санъати тасвири эҷод намудааст, услубҳои анъанавиро инкор накардааст. Ҳамчунин Ҷ.Брак, Ф. Лече, Р. Белони барин мусаввирон ҳам бо услуби кубизм эҷод намудаанд.



Расми 12. Пол Сезанн.

Автопортрет.



Расми 13. Манзарае, ки бо услуби кубизм оғарида шудааст. Асари «Фабрикаи де хай хорте де Ембро»-и Пабло Пикассо соли 1909.

Супориши 1. Мувофиқи соҳти конструктивӣ натюрморти на он қадар мураккаби иборат аз анҷомҳоро гиред ва аз он шакли геометрии ҳар як анҷомро ёбед.

Супориши 2. Ҳамчун вакилони ҷараёни қубизм тарафҳои ноаёни анҷомҳои натюрмортро ҳис карда, ба тасвиркунӣ ҳаракат намоед.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Ба услуби кубизми санъати тасвирӣ кадом мусаввир асос гузоштааст?
2. Кадом мусаввиреро, ки бо услуби кубизм эҷод кардааст ва кадом асари оноро медонед? Медонистаatonро эзоҳ кунед.
3. Мусаввирон услуби кубизмро бо кадом мақсад истифода бурдаанд.

Вазифаи хонагӣ:

Натюрморти иборат аз анҷомҳои хонаву дари на он қадар мураккабро кашед ва аз анҷомҳои он шаклҳои геометриро муайян созед.

МАВЗЎИ 4

НИШОНАҲОИ РАМЗӢ ВА ГЕРАЛДИКА ДАР САНҶАТИ ТАСВИРИЙ

Давлати дилҳоҳ. Барои ба мақоми суверенӣ (истиклолият) соҳиб шудани ҳар як давлат рамзҳои муқаддаси он – байрак, суруди миллӣ, нишони давлатӣ ва асъори (пули) миллӣ. Рамзҳои мазкури муқаддас ҳангоми идҳои миллии давлат, ташрифҳои воломартабаи байнидавлатӣ, ҳамчунин аз шоҳсуфаи голиби мусобиқаҳои байналхалқӣ чой гирифтани варзишгарони мамлакат бардошта, садо медиҳад. Аз рамзҳои муқаддаси Ӯзбекистон Байрак ва Герби давлатии он дар даргоҳҳои расмии мамлакат ҳам доимо гузошта мешаванд.

Герби давлатии Республикаи Ӯзбекистон 2 июля соли 1992 дар сессияи 10-уми Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон тасдиқ гардидааст. Дар ҷараёни оғариниши Нишони давлатӣ як қатор мусаввирони номдори республика иштирок намудаанд. Аз байни онҳо шакле, ки аз тарафи мусаввир Анвар Мамаҷонов оғарида шуда буд, голиб дониста шуд. Аз ин мебарояд, ки муаллифи тасвири Герби давлатии Республикаи Ӯзбекистон мусаввири номдори график Анвар Мамаҷонов мебошад (Расми 15).



*Расми 14. Герби
давлатии Республикаи
Ӯзбекистон*

*Расми 15. Муаллифи
тасвири Герби давлатии
Республикаи Ӯзбекистон
Анвар Мамаҷонов.*

Мусаввири графики ўзбек Айвар Мамаҷонов 22 майи соли 1950 дар Тошканд таваллуд ёфтааст. Барои мусаввир шудан аз солҳои 1968 то соли 1973 дар факултети мусаввирии Донишкадаи театрӣ ва рассомии Тошканд (ҳоло Донишкадаи миллии мусаввирӣ ва дизайни ба номи Камолиддин Беҳзод), устохонаҳои Е.Лиерене ва Б.П.Шупак хондааст. Дар давоми фаъолияти эҷодии худ антологияи асарҳои Алишиери Навоӣ, асарҳои шоирону нависандагон, аз қабили Пиримқул Қодиров, Муҳаммад Алӣ, Азим Суюн, Хуршед Даэрон, Ямин Қурбон, Муҳтор Ҳудойқулов, ҳамчунин достонҳои мардумӣ, латифаҳои Афандиро аз нигоҳи бадеӣ оро додааст.

Дар Иёлоти Муттаҳиди Америка, Баҳрейн, Белгия, Ливия, Мароко, Тунис, Ҳиндустон барин мамлакатҳо намоишгоҳи инфириодии (шахсии) вай шуда гузаштаанд. Мусаввир иштирокдори беш аз 20 намоишгоҳи байналхалқист. Солҳои охир мусаввир муаллифи бисёр эмблемаи тадбирҳое гардидааст, ки барои эҳёи арзииҳои миллӣ баҳшида гузаронда мешаванд. Эмблемаҳое, ки баҳшида ба ҷашиҳои Алтомии, Камолиддин Беҳзод, Ҷалолиддин Мангубердӣ оғарида шудаанд, аз ҳамин ҷумла мебошанд.

Соҳти Герби давлатиамон доирашакл аст. Дар тарафи чапи он кӯракҳои шукуфтai пахта, дар тарафи росташ бошад, рамзи фаровонӣ, куту барака – хӯшай гандум бо Байрақи Ӯзбекистон печонда тасвир ёфтааст. Дар қисми болоии нишон ҳашт кунци дар дарунаш рамзи муттаҳидӣ – моҳ ва ситора тасвир шуда, ҷамбаракҳои чапу рости рамзии онҳоро бо ҳам пайваст мекунад. (Расми 14).

Халқамон афсонаву ривоятҳои муҳталифро медонад. Дар онҳо паррандаи афсонавии Ҳумо ҳамчунин ба сифати рамзи олицанобӣ, ҳиммат, фидокорӣ, нагзӣ тараннум мегардад. Мурги Ҳумо дар Нишони давлатамон пару бол кушода тасвир гардидааст, ки ифодагари оромиву осоиш, аҳли, фаровонӣ, некӣ, орзуву умеди халқамонро дар бобати ба баҳту саодат сазовор шудан ифода менамояд.

Соҳаи санъате мавҷуд аст, ки ба баъзе аломатҳои рамзии санъати тасвирӣ алоқаманд мебошад. Соҳаи мазкур дар худрангтасвир, графика, ҷузъҳои санъати дизайнро мучассам гардондааст, аломатҳои рамзии шаҳрҳо, мамлакатҳо – нишонҳояшонро тасвир менамоянд. Нишон тимсоли аз ҳама расмиву рамзии қадимист. Он соҳиби чандинҳазорсола аст. Дар тӯли ин солҳо бисёр нишонҳо кашида шудаанд. Нишон ба худ хос будани шаҳру давлат, нишони амволи (мулки) шоҳон ва ҳукмдорони давлат, сарҳад, ҳудуд, табақа, қабила буда, аз як насл ба насли дигар мерос шуда гузаштани мулкро ифода месозад. Он иборат аз нишон, аломати ворисист, ки дар байрақ, танга ва дигар анҷомҳо ба маъни рамзии шаклу мавод иншо гардидаанд. Дар таъриҳи навҳои

зерини асосиашро дучор меоем: нишони давлатӣ, нишони замину мулқ, нишони корпоратсия (устохонаи асрҳои миёна), нишони қабила (дворянҳо ва буржуазия). Соҳае, ки бо қашидани нишон, талқин кардани маънои он, омӯзишааш машгул мегардад, гералдика (лотинии гералдус) **тамғашиносӣ** (гербшиносӣ) номида мешавад. Нишонҳо, тамғаҳо ба сифати нишони мулқдорӣ ба иншоотҳои меъморӣ, асбобу анҷоми рӯзгор, силоҳҳо, бадан, медал, асарҳои санъат, дастхатҳо, китоб ва дигар анҷомҳои қиматбаҳо қашида шудаанд. Аз ин мебарояд, ки соҳаи мазкури санъати тасвирий соҳаи қадими мебошад

Мувофиқи гувоҳии маълумотҳои таъриҳӣ, нишондарсеюми ҳазорсолаи пеш аз мелод мавҷуд будааст. Дар ҷамъияти ибтидой дар бисёр рамзҳои тасвирии ҳалқҳои қадимаи дунё намунаи аввалини нишонҳо ба назар мерасанд. Онҳо намуди тотемистӣ (тотем – аз забони англисӣ «totem» – қавм, қабила гирифта шуда) дошта, ҳар як қавм ва қабила соҳиби тотеми худ буда, тотеми мазкур ҳимоятгари он будааст. Аз ҳамин сабаб дар бисёр нишонҳои мамлакатҳо тасвири ҳайвонот буд ва то рӯзҳои мо омада расидаанд. Масалан, дар нишони давлати Шумер сари шер, дар нишони давлати Рими қадим тасвири уқоб, дар нишони Венетсия шери болдор, дар нишони Амир Темур бошад, се ҳалқа, герби Бухоро (сулолаи Аштархониён) тири камон ва дар болои он гулзор, нишони хонигарии Хуни бузург (соли 204 пеш аз мелод ва соли 216-уми солшумории мелодӣ) аждарҳо, хонигарии Хуни Аврупо



*Расми 16. Герби давлатии
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико.*



*Расми 17. Композитсияи
декоративии Герби давлатии
Ўзбекистон.*



*Расми 18. Нишони шахри
Тошканд.*



*Расми 18-а. Нишони шахри
Бенечов-Шумове (Чехия).*

(солҳои 375–454) уқоби тоҷдор тасвир ёфтаанд. Дар гербҳои Миср, Олмон ва Федератсияи Руссия ҳам калҳот – (уқоб) тасвир ёфтааст. Герби



*Расми 18-б. Герби
Миср.*



*Расми 18-в. Герби
Олмон.*



*Расми 18-г. Герби
Федератсияи Россия.*

давлатии Ўзбекистон бошад, тасвир ёфтани паррандаи афсонавии Ҳумо мантиқи таърихиро молик мебошад. Ҷиҳати умум барои тамоми нишонҳои давлатӣ сараввал асари санъати тасвирӣ будани онҳост (расмҳои 18-а, б, в, г)

Аз хусуси нишонҳо ба маълумоти умумӣ ва аз хусуси ҷузъҳои рамзии асосии Герби давлатии Республикаи Ўзбекистон боҳабар гардида, онро дар амал тасвир намоед. Шаклҳои супориш ихтиёrona интихоб мегарданд, яъне композитсияҳоро мувофиқи шавқу завқ

ва имкониятҳоятон аз лой ё ки пластилин бо рельеф услуби (нақш), аппликация, инкрустация усули барелеор (барчаста), кандақорӣ (чӯб, гач) тайёр карданатон мумкин аст. Шаклҳои қашидани композитсияи декоративӣ бо усули график бо иштироқи тасвири нишон дар расмҳои 17 нишон дода шудааст. Ҳангоми кор карданни композитсияи декоративии нишони Ӯзбекистон тасвиршуда аз тасвирҳои тайёри нишон, ки аз рӯзнома, маҷалла, открыткаҳо бурида гирифта шудаанд, истифода бурда мешавад.

Дар расмҳои 18-а, б нишонҳои шаҳрҳои муҳталиф тасвир ёфтаанд.

Супориш оид ба мустақилона кор кардан.

Нишони мактабатон, маҳаллаатон, фирмаатон, аломати рамзии он – эмблемаашро қашед. Дар расми 19 эмблемаи «Фестивали санъати тасвирий ва амалий» тасвир ёфтааст, ки дар шаҳри Тошканд ба таври анъанавӣ гузаронда мешавад.

Саволҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯи гузашта:

1. Калимаи герб чиро мефаҳмонад?
2. Кадом мусаввир тасвири Герби давлатии Республикаи Ӯзбекистонро қашидааст?
3. Ҷузъҳои тасвирии Герби давлатии Республикаи Ӯзбекистон кадом маъноҳои рамзиро ифода мекунанд?
4. Герби давлатии Республикаи Ӯзбекистон дар кадом маҳалҳо гузашта мешаванд?

МАВЗӢ 5

ШАКЛҲОИ РАМЗӢ ДАР САНЪАТИ ОРОИШИ АМАЛИИ ӮЗБЕКИСТОН

Санъати ороиши амалии Ӯзбекистонро бидуни нақшҳои зебои ороиший тасаввур кардан мумкин нест. Дар намунаҳои навъҳои санъати мазкур аз оддигӣ сар карда то мураккабӣ ҳам, аз ҷиҳати ҳам аз мӯҷазӣ сар карда то намунаҳои пурмаҳобат ҳам шаклҳоеро диданамон мумкин аст, ки маънои рамзӣ қасб намудаанд. Ин қабил нақшҳои нағисро дар бозичаҳои бачагон, гаҳвораҳо, сандуқҳо, курсиҳо, мизҳо, хонтахтаҳо,



Расми 19. Эмблемаи фестивали санъати тасвирий.

куттичаҳо, таҳтаи шоҳмот, зини асп, чиҳози хоб, камарбандҳо, сӯзанаҳо, палакҳо, қашидаҳо, қолину намадҳо, маҳсулоти заргарӣ, зардӯзӣ ва ҳамин қабил намунаҳои ҳунармандӣ дидан мумкин аст.

Дар асарҳои устоёни санъати ороиши амалии ӯзбек маданияти ҳалқ ва тарзи зиндагонии он акси худро пайдо намудааст. Ин навъи санъат ниҳоят қадимӣ буда, асрҳои аср инкишоф ёфта, такомул пайдо кардааст. Дар даврони мо ҳам санъати ороишӣ-амалӣ ривоҷу равнақ ёфта, шуҳраташ зиёд мегардад. Намунаҳои ин санъат дар шаҳрҳо, аз қабили Самарқанд, Бухоро, Хева, Тошканд намоишгоҳи доим (экспозитсия)и музейҳо истифода мегарданд.

Дар санъати ороиши амалии Ӯзбекистон рамзномии ранг ва нақш мавқеи алоҳида дорад. Кадоме аз тасвирро нагирем, дар замири он, албатта, ягон маънои рамзӣ ниҳон мебошад.

Акнун оид таърихи санъати зардӯзӣ ва шаклҳои рамзие, ки дар он истифода мегарданд, истода мегузарем. Зардӯзӣ яке аз навъҳои санъати ороиши амалии васеъ паҳнгардидаи ҳалқи ӯзбек буда, марказаш шаҳри Бухоро буд. Мувофиқи гувоҳии манбаъҳои таърихӣ намунаҳои аввалини он дар асрҳои миёна (асрҳои VI–VII солшумории мо) ба вучуд омадааст.

Санъати зардӯзӣ дар охири садаи XIX дар пойтаҳти аморати Бухоро шаҳри Бухоро инкишоф ёфт


Маҳсулоти зардӯзие, ки устоёни машҳури Бухоро Усто Салим, Усто Олимчон, Усто Файзулло Ғайбуллоевҳо оғарида буданд, имрӯзҳо ҳам дар як қатор осорхонаҳо маҳфузанд. Дар байни нигораҳои Осорхонаи давлатии санъати Ӯзбекистон, Санъати амалии ҳалқии Ӯзбекистон низ намунаҳои санъати зардӯзӣ мавҷуданд.

Дар нимаи садаи XX навъҳои санъати мазкур дар дигар ҳудудҳои мамлакатамон инкишоф ёфт. Имрӯзҳо барои арӯсу домод, ба бачагоне, ки тӯйи хатна мегузаронанд, соҳибҷашнҳо, ба ононе, ки ба комёбиҳои калон муваффақ мегарданд, чомаи зарбофт пӯшондан ба одат табдил меёбад.

Шаклҳои рамзие, ки дар санъати зардӯзӣ истифода бурда мешаванд, бо ҳаёти инсон узван пайваст мебошанд. Ҷузъҳои нақшҳои шаклҳои он бодом, ангур, гаҷаки ангур, пахта, бутта, дараҳт, гулҳои шаклан муҳталиф, ҳосили зирк, офтобпараст, маҷнунбед, навдаву баргҳо дар шакли бадеи гардида истифода бурда шудаанд.




Расми 20. Кашида маҷнунбед. Нимай дуюми садаи XIX.



Расми 21. Бадеикунонии шаклҳои табӣ:
а) лола; б) шоҳ; в) пахта; г) бодом; д) офтобпараст.



Расми 22. Шаклҳои нақшҳое, ки дар санъати амалӣ истифода мегарданд, аз табиат гарифта мешаванд.



Расми 23. Ҳошияҳои нақшдоре, ки тасвири офтобпараст ва бодом истифода гардидаанд. Охири садаи XIX.

Дар санъати ороиши амалий, маҳсусан зардӯзӣ тасвири бодом бисёр истифода гардидааст (Расми 20). Чунки он рамзи баҳту иқбол аст. Шакли каме дароз карда қашидай он – тасвири қаламфур бошад, ба мақсади аз ҷашмони бад эҳтиёт кардан истифода шудааст. Анор бошад, ҳамчун рамзи фаровонӣ, некӣ тасвир ёфтааст. Гули сафсар – рамзи осоишу абадии умр, пояи гули мавҷмонанд ҳамчунин рамзи сарват ва фаровонӣ, навдаву баргҳо бошанд, ҳамчун рамзи фаровонӣ ва бедоршавӣ мебошанд.

Шаклҳое рамзие, ки дар боло ба хотир овардем, дар навъи зардўзии санъати ороиши амалӣ истифода гардидааст. Маълумотҳоро аз хусуси рамзҳои ороишии Ӯзбекистон дар мавзӯи оянда давом медиҳем.

Акнун аз шаклҳои рамзии омӯхтаатон мустақилона композитсияро ба вучуд оваред. Композитсияро бештар ба сӯзаний, палак ё худ зардевор мос карда таҳия созед. Намунаҳои бадеигардондашудаи шаклҳои табииро, ки маънии рамзиро пайдо намуданд, аз расми 21 бодиқат назорра намоед. Аз тасвирҳои офтобпараст ва бодоми расми 21 ҳам кор карда баромадани шакли дигари композитсияро фикр карда бинед.

Аз шаклҳои дарёфтгардида барои сӯзаний нақшро истифода баред. Фони сӯзаний, яъне газворе, ки нақшҳо фуроварда мешаванд, дар ранги баланд шуданашро фаромӯш нақунед. Бисёр вақт газвори сиёҳ интихоб мегардад. Аз ҳамин сабаб вазифаи мазкурро бо ранги гуаш ба ҷо овардан маъқул аст.

Духтарбачагон барои намунаи зардўзӣ композитсия таҳия намуда, онро мустақилона дӯхтанашон шарт аст. Он чомаи хурд, миёнбанд, тоқӣ барин чизҳои номураккаб шуданашон мумкин аст ва мувофиқи мақсад мебошад. Дар хотирдоред: чизҳои зардўзӣ аз газвори хушсифату ғафс дӯхта мешаванд. Одатан, маҳмал, велюр барин матоъҳо интихоб мешаванд.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Намунаҳои санъати ороиши амалӣ ба қадом ашёҳо фуроварда мешаванд?
2. Намунаҳои онҳоро дар кучо дучор омадан мумкин аст?
3. Қадом аломату шаклҳои рамзиро дар хотир нигоҳ доштед?

Вазифаи хонагӣ:

Шаклу нақшҳои анҷомҳои хонаро назорат кунед, ҷузъҳои рамзии онҳоро таҳлил намоед.

ЧОРЯКИ ДУЮМ



МАВЗҮЙ 6

РАМЗҲОИ НАҚШИИ ӮЗБЕКИСТОН

Санъати амалии халқ аз азал ҳамчун воситаи ороиши ҳаёти одамон будааст. Дар қадим хонаҳо, масцидҳо, мақбараҳо бо кўмаки ана ҳамин навъи санъат оро дода шуда, бо ёрии рангҳои маҳсус ба сафолҳо, кошинҳо, бо кўмаки абрешиими рангин ба кашидаҳо кашида шудаанд. Устоёни халқӣ ва гулдастон – ҳамзамонони мо анъанаи мазкурро идома медиҳанд.

Низоми ба худ хоси нақшҳо ва оғариниши онҳо мавҷуд аст. Ин низоми образнок дар худ бисёр маъно ва мазмунро акс кунондааст. Масалан, сўзаний, палак, дорпеч, кашида ва ҷойнамоз барин навъҳои кашидадӯзӣ мавҷуд аст. Онҳо мақсаду вазифаҳои хосро доранд. Кашидаҳо одатан дар ҳаҷми калон дўхта шудаанд ва дар ороиши хонаву манзил истифода гардидаанд. Композитсияҳои нақшии кашидадӯзӣ дар газвори сафед, ё рангдор бо абрешим дўхта шудаанд.

Дар ҷузъҳои нақшии кашидаҳо шакл ва маънои рамзии олами ҳайвонот ва набобот дар ҳолати услубигардонӣ истифода мегарданд.


Ҷузъҳои нақш дар сўзаний бештар дар шакли доира истифода мегарданд. Ҷузъҳои нақшии композитсияи доирашакл алоқаи узвиро байни кайҳон ва инсон мефаҳмонанд. Дар композитсияҳои он ҳамчунин ҷузъҳои растанишакл дар ҳолати омехта истифода мегарданд.

Дар қисми дохилаи он зардевор ва палакҳо, ки вазифаи нақшро ба ҷо меоваранд, асосан нақшҳои доирашакл истифода мегарданд.

Ба сифати ҷузъҳои нақш аз ҳисоби соддагардонӣ ва бадеигардонӣ истифода бурдани шаклҳои муҳталифи табии дар санъати ороиши амалии Ӯзбекистон маъни ба ҳуд хос пайдо кардааст. Масалан, дар нақш истифодаи ҷузъҳои пахта ҳамчун зироати миллӣ фахру ғурур доштани онро мефаҳмонад. Аз ҳамин сабаб маҳсулоти чинивории аз ҳама азизи ҳалқи Ӯзбек чойник-пиёла, косаву лаганест, ки гули пахта тасвир шудааст. Дар ҷузъҳои нақш анор, себ, гандум, ангур ва барги он, тасвирҳои ҳайвоноти ҷоннок – шохи қӯчкор, точи ҳурӯс ва дигар тасвирҳо дар ҳолати бадеигардонида дар санъати ороиши амалий истифода мегарданд. Ҳамчунин дигар мисолҳоро ҳам овардан мумкин аст. Масалан: анор рамзи фаровонист. Аноргул дар қулолгарӣ, мисгарӣ, қашидадӯзӣ, боғандагӣ, наққошӣ бисёр истифода мегардад. Бодом рамзи бахту иқбол аст. Гули зирк – гули зебои баргдор аст. Дар нақшҳои қадимаи Осиёи Миёна аз тарафи аҷдодамон ҳамчунин рамзи осоиштагӣ ва абадӣ будани ҳаёт истифода гардидааст. Кабӯтар рамзи сулҳу осоиштагӣ, офтоб рамзи бахту иқбол мебошад.

Гул, бутта, дараҳт барин нақшҳои ислимий маъни рамзиро дар ҳуд таҷассум гардондаанд. Масалан, рамзи боғи гулкарда ба зебогии ҳаёт, бахт, фаровонӣ барин сифатҳо вобаста гардидааст. Пояи растани мавҷдор-рамзи эҷодиёти бардавом ва таровати табиат, мавҷҳо ҳамчун рамзи маҷрои ҳаёти пуршиддат, гул бошад, ҳамчун рамзи олами зебогии равшан ва гайра ифодаҳои муҳталифро фаҳмондаанд.

Дар расми поёни шаклҳои табиии оддӣ бо роҳи бадей тасвир ёфтаанд.



Расми 25. Ҷузъҳои нақш. а) барг; б) гунча.

Чузъи гунча дар наққошӣ ҳам васеъ истифода мегардад (Расми 23). Вай бардавомияти ҳаёт, чойи ачдодро гирифтани авлодро мефаҳмонад. Лола ба сифати аломати баҳор, ҷавонӣ ва шодиву суурӯр ҷузъи бисёр истифодашаванда аст (Расми 21а). Барги табиат ҳам ба сифати ҷузъе, ки композитсияи нақшро пурра ва ҷозибаи онро афзун мегардонад, бисёр кор фармуда мешавад. Дар асоси шаклҳои услубигардонии намуди табиии баргҳо баргҳои оддӣ ва мураккаб ихтироъ шудаанд. Онҳо шохбарг, қӯшбарг, бисёрбарг, ҷорбарг (ҷузъи нақши ҷорбарга) номида мешаванд.

Дар бораи рамзҳои нақшие, ки дар санъати ороиши амалии Ӯзбекистон истифода мегарданд, шакли табиӣ ва услубигардонии онҳо тасаввур ҳосил намудед. Акнун ба воситаи услубигардонии маводҳои табиие, ки ба шумо ошно ҳастанд, ҷузъҳои нақшро кашед.

Саволҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯи гузашта:

1. Услубигардонӣ чист?
2. Бо қўмаки услубигардонӣ ҳосил кардани ҷузъҳои нақш ба чӣ асос менамояд?
3. Шаклҳои табиии услубигардондашуда қадом маънии рамзиро ҳосил менамоянд?
4. Шумо боз қадом шаклҳои табииро услубӣ гардонда, ҷузъҳои нақшро ҳосил мекардед? Аз ин хусус фикр карда бинед.

Вазифаи хонагӣ:

Композитсияи нақши мустақилро таҳия созед ва онро дар ранг ичро намоед.

МАВЗӢИ 7

НИЗОМИ ОБРАЗНОКИ САНЪАТИ ОРОИШИ АМАЛӢ

Шаклҳои мухталифи геометрӣ, ки дар намунаҳои нақш истифода бурда мешаванд, дорои маънии рамзианд. Ҷор қунча маънии бовариро медиҳад. Ба ҳамдигар ҷафс карда дӯхтаву бофта ва қашида шуда бошанд, мустаҳкамии иморати аз хишт соҳташуда, дар он хотирҷамъ ҳаёт ба сар бурдани инсонро ифода мекунад. Аз ҳамин сабаб дар нақшҳо гулҳо, роҳҳо-ҷузъҳои ислими, шаклҳои геометрие, ки дар гиреҳ истифода мегарданд, бо якдигар омехта гардида тасвир мегарданд. Сабабаш ҳамин, ки ҳаёти инсонҳо бо ҳамдигар алоқаманд мебошад: дар як сайёра, як мамлакат, як мактаб, як синф, як ташкилот, як оила ҳаёт ба сар мебаранд, меҳнат мекунанд, таҳсил менамоянд.




Расми 24. Нақши Фарона. Ҳўқанд. Аввали садаи XIX.

Дар санъати наққошӣ чоркунҷаи тарафҳояш квадрат (лотинии квадратис, арабии мураббаъ) – рамзи абадият, равшаний; ромб – Модар-Ватан; ситораи панҷгӯшадор-рамзи гузаронда будани дунё; офтоб – рамзи ҳаётҳо; абр, оташ – рамзи ғалаба; гирдогирд-бахт, аз ниятҳои бад баргардондани инсонҳо, хилол (нимамоҳ), паррандаи Ҳумо – рамзи бахту иқбол, моҳи навбаромада – рамзи мусалмонӣ; қаламфур – аз ҷашмони бад нигоҳ доштан; себ – муҳаббат, булбул -садоқат; қабӯтари сафед – сулҳу осоиш, ҷуғз-хушёрӣ, рӯбоҳ-айёрий, маккорӣ, шер-мардӣ, часорат, оҳу-нозукий, зебогӣ, беҳимоягиро мефаҳмонад.

Рангҳое, ки дар санъати ороиши амалии ҳалқӣ истифода бурда мешаванд, маъно ва мазмуни ба ҳуд хосро доранд. Ранги сиёҳ маънои мотам, зард – ҷудоӣ, сафед – мусаффогӣ, тозагӣ, равшаний, бахт; нилгун – эътиқоди олий, қабуд – осмони мусаффо, осоиш; сурҳ – ғалаба, шодиву сурур ва ҳурсандӣ; сабз – модар – табиатро ифода мекунанд.

Шаклҳои рамзие, ки дар санъати ороиши амалий истифода мегарданд ва маънои онҳо чун зиндагонии инсон таъриҳӣ ва рангоранг буда, бо ҳаёти инсон вобаста аст. Азбаски ҳаёти инсон, тарзизиндагонӣ, шароити



Расми 25. Нақши Хева. Нимай яқуми садаи XIX.




Расми 26. Нақши Тошканд. Нимай яқуми садаи XX.

махаллй мухталиф гардидааст, шаклҳои рамзие, ки дар санъати амалӣ истифода гардидаанд, рангу усулҳои тасвирий ҳам мухталиф мебошад. Барои мисол санъати наққоширо мегирем. Дар он мактабҳои нақши Фаргона, Хева ва Тошканд мавҷуданд. Дар онҳо баробари хусусиятҳои санъати амалии халқи ӯзбек хусусиятҳои хоси маҳаллӣ низ мавҷуд аст.

Ба ҳуд хос будани услуги композитсионӣ ва рангмолии мактабҳои мазкурро дар Фаргона ҳам дидан мумкин аст. Дар мактаби Фаргона канори нақшҳо хушрӯ, гирдогирд карда шуда, рангҳояш бошад, бо навъҳои рангашон баланди сурху сабз оро дода шудаанд. Дар Ҳоразм бошад, устоён-мусаввирон рӯйи нақшро бо навдароҳ ва ғунча, ҳамчунин бо нақшҳои геометрий пурра карда, асосан бо рангҳои осмонӣ зебогӣ оваридаанд. Дар нақшҳои мактаби Тошканд бошад, катъӣ будани композитсияи рангҳо, ҷузъҳои нақшҳо, маҳсусан гулҳо, баргҳо бо меҳр оро дода шуданашон онҳоро ҷозибанок мегарданд. Онҳо барои истифода бурдани намуди ғуногуни баргҳои якхела бисёр диққату эътибор додаанд.

Дар бобати инкишофу такомулёбии мактаби наққошии Тошканд Ёқубҷон Рауфов, Тоҳир Тӯҳтаҳӯчаев, Ҷалил Ҳакимов, Анвар Илҳомов барин мусаввирон, Тошпӯлод Арслонқулов, Маҳмуд Үсмонов, Ортиқ Файзиев барин қандакорони болои чӯбу гаҷ хизмати қалон кардаанд.

Тошпӯлод Арслонқулов (1882–1962) (расми 27). Гаҷкор. Мусаввири мардумии Ӯзбекистон (1944), лауреати Мукофоти давлатӣ (1948),



*Расми 27. Устои ғанҷкор
Тошпӯлод Арслонқулов.*

бо ҷанҷори медалҳо тақдир гардидааст. Дар оро доддани як қатор, биноҳои маданий, майший ва маъмурӣ, аз он ҷумла дар аввали садаи XX ҳонаҳои хусусӣ, баъдтар бинои Театри драмаи ӯзбек ба номи Аброр Ҳидоятов, бинои Театри давлатии қалони академикии опера ва балети ба номи Алишери Навоӣ иштирок намудааст.

Дар мактаби наққошии Хева бошад, Ота Полвонов, Абдулло Болтаев, Рӯзимат Машарипов, Одамбой Ёқубовҳо бо асарҳои ҳуд мероси бойи маданий гузоштаанд.

Ба вакилони мактаби наққошии Фаргона ба гайр аз маҳсусияти баён-

гардида ҳолати истифода бурдани анъанаҳои мактабҳои наққошии Тошканд ва Фарғона дучор меояд. Сайидмаҳмуд Норқўзиев, Абдуғаний Абдуллоев, Асқар Ақбаров, Қодирчон Ҳайдаров барин устоён на танҳо дар Ӯзбекистон, балки дар як қатор мамлакатҳои хориҷ ҳам санъати ноёби худро намоиш додаанд.

Устои бухорогӣ Ширин Муродов, устои самарқандӣ Усто Қулӣ Ҷалилов, Усто Шамсиҷдин Ҷалиловҳо дар бисёр биноҳои таъиноти маданиву машшии мамлакатамон иштирок намуда, наққоши, гаҷкор ва кандакорони машҳур ҷӯб ба ҳисоб мераванд.

Усто Ширин Муродов (1879–1957) (Расми 28). дар шаҳри Бухоро дар оилаи устои гаҷкор дида ба дунё кушодааст. Узви ифтихории Фарҳангистони улуми Ӯзбекистон (соли 1943), лауреати Мукофоти давлатӣ (соли 1948), бо як қатор ордену медалҳо тақдир гардидааст. Дар таъмири бисёр обидаҳои қадимаи меъмории Бухоро, Самарқанд, аз он ҷумла, дар соҳтнамаи тармими обидаи Ситораи Моҳи Ҳоссаи Бухоро, бинои Театри драмаи мусиқии ба номи Муқимии Тошканд, Театри Калони давлати академии опера ва балети ба номи Навоӣ иштирок намудааст.

Қодирчон Ҳайдаров (1899–1983) (расми 29). Дар шаҳри Қўқанд таваллуд ёфтааст. Мусаввири мардумии Ӯзбекистон, лауреати Мукофоти давлатӣ. Асарҳояш дар Осорхонаи таърихи Ӯзбекистон, Осорхонаи санъати амалии ҳалқ маҳфузанд. Вай дарҳои кандакорикардаи осорхонаи таърих, толори намоишгоҳи Фарҳангистони ҳунарҳои зебои Ӯзбекистонро соҳтааст.

Дар бораи ҷузъҳои нақшҳо, ки дар санъати амалии ҳалқи Ӯзбекистон истифода мегарданд, шаклҳои табиӣ



Расми 28. Устои гаҷкор Ширин Муродов.



Расми 29. Устои кандакории болои ҷӯб Қодирчон Ҳайдаров.



Расми 30. Идомадихандай мактаби Қодирчон Ҳайдаров, Устои мардумии Ӯзбекистон, Қаҳрамони Ӯзбекистон Абдуғаний Абдуллоев.

мавҷуданд?

4. Кадом обидаҳои меъмориеро медонед, ки онҳоро устоёни халқӣ таъмир кардаанд ва ё дар соҳтмонаш иштирок намудаанд?

Вазифаи хонагӣ:

Худатон композитсияи нақшро таҳия созед.

МАВЗӢИ 8

ШАКЛ ВА МАЗМУНИ САНЪАТИ ОРОИШИ АМАЛИЙ

Санъати ороиши амалии халқи ӯзбек сараввал бо танасуби шаклу мазмунаш зебо мебошад. Мутаносибии мазкурро дар гачу чӯбкорӣ, кулолгариӣ бадей, дигар навъҳои санъати амалий дидан мумкин аст.

Мутаносибии шаклу мазмун маҳсусан, дар кулолгариӣ бадей, қандакорӣ, мисгарӣ аҳамияти алоҳида касб мекунад. Барои чӣ маҳз



Расми 31. Намунаҳои кулолгарии бадеии Ӯзбекистон.

а) Самарқанд; б) Риштон, Ғурумсарой; в) Хева.

хумҳо аз лой тайёр карда шуданашонро оё фикр кардаед? Барои чӣ ба он аз хоки маҳсус лой тайёр мегардад, ҷаро аз он то тайёр кардани ҷизи сафолӣ ҷараёни маълуми таҳнологӣ ба иҷро расонда мешавад? Барои ҷӣ соҳти конструктивии кӯза дар ҳамин намуд ҳал гардидааст? Онҳо ҳам аз ҷиҳати шакл ҳар хел мешаванд-ку! Ва ин ҳархелагӣ, пеш аз ҳама, аз вазифаи онҳо бармеояд.

Кӯзахо ашёи аз ҳама қадимаи ҳаёти майшӣ ба ҳисоб мераванд. Боқимондаҳои ҷизҳои сафолии қадима дар ҷойҳои таъриҳии Ӯзбекистон, аз қабили Тупроққалъа, Ҳолчаён, Болаликтепа дар натиҷаи гузарондани ҳафриётҳо (чустучӯйи археологӣ) ба даст омадаанд. Баъзеи онҳо ҳазор сол муқаддам соҳта шудаанд. Аз ин мебарояд, ки намунаҳои шаклашон ба мо маълуми кулолгарӣ – лаганҳо, косаҳо, ҷойнику пиёлаҳо, кӯза ва хумҳо дар давоми ҳазорсолаҳо нигоҳ дошта шудаанд.

Онҳо аз маҳорати баланди бадеии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад.

Аз кӯзахо падару модаронамон барои нигоҳ доштани об, шарбат, ғалла, равған истифода бурдаанд. Онҳо, қатъи назар аз қадом мавод тайёр шуданашон (loy, chub, oxan, sang), барои истифода созгор буданд, баробари ин ба намуди эстетикии он ҳам эътибори алоҳида нигаронда шуда буд. Аз ҳамин сабаб кулолгарӣ яке аз соҳаҳои санъати амалӣ ба ҳисоб меравад. Акнун бошад, техника ва технологияи замонавӣ барои иҷрои вазифаҳои мазкур зарфҳои кулайро истеҳсол



Расми 32. Вакили авлоди хафтуми сулолаи кулолони риштонӣ Фирдавс Юсупов.



Расми 33. Устои мардумии Ӯзбекистон Муҳиддин Раҳимов.

мекунад, ба кулолгарӣ сараввал ҳамчун як навъи санъат нигоҳ карда мешавад. Санъати кулолгари Ӯзбекистон бо умумияти худ, маҳсусияти мактабҳои муҳталифи он зебост. Устоёни Риштон, Ғурумсарой, Ҳонқо бо нақшҳои ислимирангашон осмониву кабуд, устоёни Тошканд, Шаҳрисабз, Фиждувон ва Дехнав бо истифодаи рангҳои сурх, зарда ҷигарранг машҳуранд (расмҳои 31-а, б, в). Дар санъати кулолгарӣ шаклҳои услубигардоние, ки дар санъати амалӣ маънои рамзиро қасб менамоянд, истифода мегарданд.

Дар санъати кулолгари Ӯзбекистон Раҳимбердӣ Матҷонови ҳевагӣ, Туроб Шералиев, Муҳиддин Раҳимов, Акбар Раҳимови тошкандӣ, Рустам Усмонов, Музаффар Саидови риштонӣ, Маҳкам Облоқулов, Абдураҳим

Муҳторови самарқандӣ, аз деҳаи Уба Ҳамро Раҳимовҳо асарҳои дараҷаи бадеиашон ниҳоят баландро оғардидаанд. Аз ҳусуси маҳорати кулолгарони Ӯзбекистон афсонаҳо бофта, дар асоси онҳо филмҳо таҳия шудаанд. (Филми «Чини панҷум»-ро ба хотир оваред).

Муҳиддин Раҳимов (1903–1988). (Расми 33), устои машҳури кулолгари тошкандӣ. Мусаввири мардумии Ӯзбекистон, номзади илмҳои санъатшиносӣ, лауреати Мукофоти давлатӣ, соҳиби ордену медалҳо. Дар тармими обидаҳои таърихиву меъмории Бухоро, Самарқанд иштирок намудааст. Асарҳояш дар як қатор осорхонаҳои ҷаҳон маҳфузанд.

Фаъолияти ўро писараш – Мусавири мардумии Ўзбекистон Акбар Раҳимов ва наберааш Алишер Раҳимов давом медиҳанд.




Расми 34. Намунаи маҳсулоти заргарӣ.

Мутаносибии шакл ва мазмунро дар навъи кандақории санъати амалӣ ҳам дидан мумкин аст. Чойник, кӯзаи мисин, қумғон, обдаста барин ашёҳо аз тарафи устоёни халқӣ сохта, бо кандани нақш зиннат дода шудаанд. Дар санъати мисгарии Ўзбекистон мактабҳои Тошканд, Фарғона, Самарқанд, Хоразм, Шахрисабз мавҷуд аст.

Мутаносибии шаклу мазмун бо намуди нозук, дар он истифода бурдани шаклҳои муҳталифи рамзи дар санъати заргарӣ ҳам ба чашм меҳӯрад (Расми 34).



*Расми 34. Офтоба. Ҳўқанд.
Соли 1976.*



*Расми 35. Офтоба. Самарқанд.
Охири садаи XVII.*

Пеш аз оғози машгулиятҳои амалӣ соҳти маҳсулоти санъати амалиеро ба хотир оваред, ки дар китоб иншо гардидааст, худатон дар рӯзгор истифода бурда, дар дигар китобу маҷаллаҳо муоина кардаед. Шумо ба онҳо чӣ гуна иловаҳо дароварданатон мумкин. Дар ҳамин ҳусус фикр ронед. Баъд ба кори амалӣ гузаштанатон мумкин аст. Шакли маҳсулоти ояндаро хуб дар хотир доред ва онро дар коғаз кашед. Барои мисол, баро ҳал кардани шакли вазаер, ки вазифаи гулдонро ба ҷо меоварад, барои қадом гулҳо пешбинӣ гардидани он ба ҳисоб гирифта мешавад. Агар он барои гузаштани 3–5 дона гули меҳак пешбин гардида бошад, шакли он ба гули меҳак – мквофиқ қисми болояш дароз, даҳонаш борик шуданаш мувофиқи мақсад аст. Дар ҳамон сурат вай якҷоя бо гули меҳак ҷозибаноӣ пайдо мекунад. Баръакс, ба гулҳое, ки пояшон қӯтоҳ, баргҳояшон пароканда мебошанд, баргшакл шудани гулдон айни муддао мегардад.

Донишомӯзони гурӯҳи дуюм композитсияҳои нақшини дар синфҳои поёни омӯхтаашонро эҷодкорона истифода бурда, барои қуттӣ композитсияи нақшро бояд офаранд. Аз рӯйи моҳияти самти супориш ба нишондодҳои омӯзгоронатон амал намоед.

Супоришҳои ҳарду шаклро мустақилона давом медиҳад, яъне баробари хушкондани кӯза рўйи онро бо рангҳои акварел, гуаш ва темпера оро дода, пардози бадей медиҳед. Баъди бо ранг коркарди композитсияи нақш, ки мувофиқи куттӣ тайёр гардидааст, чандин маротиба лок карда мешавад. Ҳардуи он ба сифати асари хурди санъат дар осорхонаи мактаб нигоҳдорӣ шавад ва ё ҳамчун тухфа мумкин аст тақдим гардиданд.

Саволҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи гузашта:

1. Дар вазифаҳои таъриҳӣ ва замонавии намунаҳои санъати кулолгарӣ чӣ гуна умумият ва тафовут ҳаст?
2. Дар санъати кулолгарию Ӯзбекистон кадом самтҳо (марказҳо) мавҷуданд? Ба худ ҳос будани онҳоро бо чӣ тавзеҳ медиҳед?
3. Аз кулол гарон ва мисгарони машҳури Ӯзбекистон киҳоро медонед?

Вазифаи хонагӣ:

Шакл ва нақши бадеии анҷоми санъати амалии дар масканатон бударо таҳлил намоед ва ба ҳамсинфон нақл кунед.

МАВЗӮИ 9

САНЪАТИ ДИЗАЙН

Мутахассисонеро, ки лоиҳаи маҳсулотро меофаранд, устоёни дизайн, мусаввирони дизайн ё худ муҳтасар дизайннерҳо меноманд. Санъати дизайннерӣ аз қадим арзи амал карда, инкишоф ёфтааст. Дар солҳои 20–30-юми садаи XX ибораи «дизайн» ба муомилот даромад. Он калимаи англисӣ буда, маъноҳои «хат», «лоиҳа», «расм»-ро мефаҳмонанд. Дизайн навъи маҳсуси фаъолият, соҳаи санъат буда, соҳтору тайёршавии маҳсулотро, меомӯзонад. Дизайннер ба маҳсулоти тайёршаванда аз талаби одамои, ривочи давр ва технологияи он истифода бурда, санъати оғаридани намуна маҳсулоти созгор, сода, арzon ва зебо дар назар дошта мешавад. Имрӯзҳо аз



*Расми 36. Дизайни либос.
Аз коллексияи «ЛАЛИ».*



Расми 37-а. Дизайни интерьери хона.



Расми 37-б. Дизайни ландшафт.



Расми 37-в. Дизайни ландшафт. Макет.

моделҳои нави мошинҳо, мебел, зарфҳо, дастгоҳи муҳталиф сар карда, то маҳсулоти рӯзмарра такомул ёфта, когазҳои оддии конфетпечон, ки баъзан эътибор намедиҳед, маркаҳо, этикеткаҳои оддие, ки ба пояфзорҳо часпонда мешаванд, тамғаи ҳар як маҳсулот, ранги интихобшуда, ашёи хоми истифодагардида ҳамаи он маҳсули меҳнати дизайнер мебошанд.

Мусаввир-дизайн бояд донад, ки маҳсулот дар кучо ва чӣ тавр истифода мегардад ва, аз ин рӯ, шакл, ҳаҷми он, маводашро интихоб



Расми 38-а. Нақшай ҳаллу фасли рангай дизайнни либос.



Расми 38-б. Дизайни автомобил.

намояд. Аз ин рӯ дизайннер соҳаи лоиҳакашӣ, психология, муҳандисӣ, сотсиология, иқтисодро фаҳмида, шароити бозаргониро бояд хуб донад, ба рақобат тобовар будани ҳар як маҳсулоти оғаридашро бояд таъмин намояд.

Дизайн бо истеҳсолоти саноатӣ узван пайваст мебошад. Дар саноат бошад, якбора бисёр маҳсулот истеҳсол мегардад. Он бояд ба бисёриҳо – марду занон, мӯйсафеду ҷавонон, зиёиву коргарон маъқул ояд. Ба он тавассути назорат, ҷустуҷӯ, омӯзиши талабот муваффақ гардидан мумкин аст. Дар мамлакатамон омӯзиши талабу дарҳостҳо нисбати дастгоҳҳо, воситаҳои нақлиёт, талаб ба маҳсулоти майшӣ аз ҷиҳати илмӣ аз соли 1960 оғоз ёфтааст. Дар назди корхонаҳои калон гурӯҳҳои лоиҳакашӣ ташкил ёфтанд, пажӯҳишгоҳҳои маҳсуси лоиҳакашӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. Баъди ба даст омадани истиқлолият дар республикаамон дизайннерҳо дар донишкадаҳои таълими олӣ ва миёнаи маҳсус тайёр карда мешаванд.

Имрӯзҳо дар республикаамон санъати дизайн марҳилаи нави тараққиёти худро аз сар мегузаронад. Мамлакатамон ба давлате мубаддал меёбад, ки ба дунё маҳсулоти тайёрро мебарорад. Мошинҳо,



Расми 39-а. Дизайни либос бо ҷузъи гулдаста.



Расми 39-б. Дизайни либос бо ҷузъи шапарак.

дастгоҳҳои нав ба нав, дигар молҳои саноатӣ ба бозорҳои ҷаҳон роҳ пеш гирифтанд. Ва он далели раднопазир мебошад. Аз ин рӯ, дизайнро бе ягон муҳобот рамзи тараққиёт, оинаи замон номидан мумкин аст. Баъди ҳосил кардани маълумот оиди санъати дизайн ба фаъолияти эҷодии амалӣ шурӯъ карданатон мумкин. Мувофиқи шавқу завқатон бо дизайнни либос, ҳамчунин дизайнни автомобил кор кардан таклиф карда мешавад. Хонаро дар асоси талаби санъати дизайн ҷиҳозонед.

Хонаро дар асоси талаби санъати дизайн ҷиҳозанидан, ин пеш аз ба машқ гузаштан аз муайян кардани ба чӣ пешбинӣ гардидаи гояи асосӣ шурӯъ мешавад. Масалан, хонаҳоеро, ки ҳудатон зиндагонӣ мекунед, аз назар гузаронед, хонаҳои дӯстонатонро ба хотир оваред. Ороиш додани меҳмонхона, дарсхона ва хонаи арӯсро қиёс намоед. Агар эътибор дода бошад, ҳар як хона мувофиқи вазифааш ородода ва ҷиҳозонида шудааст. Яке аз вариантҳои супориши ба шумо таклифгардида аз рӯйи дизайнни хона, дизайнни либос, дизайнни автомобил якчанд ангораҳоро кор кардан, баъд гояро бо қалам тасвир намуда ранг молиданатон мумкин.

Дизайнни либос дар санъати дизайнни замонавӣ бо ғаковати воситаҳои тасвириву ифодавии ҳуд фарқ мекунад. Зоро дизайнни либос бо шакл, ранг, рангорангии ҳуд ба дизайннер имконияти калонро фароҳам меоварад. Дизайннер чун мусаввир ба лоиҳаи дизайнни либос эскизҳо, нақшай пешакӣ кор карда, варианти воситай композитсия (Расми 38, а) ҳамчунин ифодаи рамзиро истифода мебарад. Дар расмҳои 39 а, б ангораҳои ба гулдаста ва шапарак қиёсгардида тасвир ёфтаанд.

Саволҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи гузашта:

1. Мазмуни лугавӣ ва моҳияти ибораи «Дизайн» дар чист?
2. Санъати дизайн чӣ гуна санъат аст ва он кай пайдо шудааст?
3. Вақте ки дизайнни либос мегӯем, чиро фикр мекунем?
4. Санъати дизайн дар Ўзбекистон аз қадом вақт боз инкишоф мейёбад?

Вазифаи хонагӣ:

Ба самти ба завқатон мувофиқ ангораи дизайнни анҷомро кор қунед.

ЧОРЯКИ СЕЮМ



МАВЗҮИ 10

ЁДГОРИХОИ МЕЬМОРИИ ӮЗБЕКИСТОН

Меъморӣ – санъатест, ки аз ҳаёти рӯзмарраи инсон чудонопазир мебошад. Меъморӣ чун дигар хелҳои санъат таърихи давлат, мавқеи маданий-маиширо дар худ акс мекунонад, тарзи ҳаёти халқ, нигоҳи эстетикиро дар шаклҳои ҳаҷмнок ифода мекунад. Аз ҳамин сабаб ба он ҳамчун солномаи воқеаҳои таърихӣ, оинаи давр муносибат карда мешавад.

Ӯзбекистон кишварест, ки аз ёдгориҳои меъморӣ ганӣ мебошад. Дар ин ҷо аз замонҳои қадим санъати меъморӣ тараққӣ кардааст. Одамон сараввал баробари дар горҳо умр ба сар бурдан дар рӯйи замин ҳам истиқоматгоҳҳо сохтаанд. Аз лой ва хиштҳои муҳталифи ҳом истифода бурда, хонаҳо бунёд кардаанд. Девор, фарши хонаро андова кардаанд, ранг дода, хонаҳоро оро додаанд. Дар охири неолит (марҳалаи охирини давраи санг 6–4 ҳазорсолаи пеш аз мелод) дар сарзамини Ӯзбекистон дар заминай соҳтмони қалъатеппаҳо шаҳр ва шаҳру давлатҳо инкишоф ёфтанд. Ана дар ҳамин шаҳру давлатҳо маҷмӯъҳои меъморӣ бунёд гардианд.

Давраҳои қадим ва марҳалаи аввали феодализми меъмории Ӯзбекистон ҳам аз обидаҳои меъморӣ бой буданд. Дар ин давраҳо гояҳои нави меъморӣ пайдо гардианд, маҷмӯъҳои муқтадири меъморӣ, композитсияҳои мавзӯъгии мусаввирӣ, асарҳои пурмаҳобати ҳайкалтарошӣ оварида шуданд. Қасру саройҳои феодалҳо, қасрҳои сарватмандон дар шаҳру берун аз шаҳрҳо ба вучуд омаданд. Ҷиҳати ба худ хоси меъмории даври мазкур дар соҳтмони сарою қасрҳо, кӯшкҳо

ҳис мегардад. Ин сарою қасрҳо аз марказҳои аввалии бадеиву маданий хеле дар канор буда, асосан ба сифати истиқоматгоҳи дехқон-феодал пайдо шуд. Онҳо бо деворҳои мустақил ихота ёфтанд. Дар атрофи ана ҳамин саройу қасрҳо истиқоматгоҳҳо, бозорҳо ба вучуд омаданд. Баробари гузаштани вақт ана ҳамин заминҳо ҳам бо девори гафс ихота гардидаанд.

Марҳилаи нави санъати меъмории Ўзбекистон ба даври феодализми мутараққӣ рост омад. Ана дар ҳамин давр Ўзбекистон ба ҷаҳон олимони бузургаро дод. Дар меъморӣ биноҳои шаклан нав, гояҳои тозаи эҷодӣ ба вучуд омаданд. Ҳаёти шаҳр ба работ кӯчид. Дар ҳамин ҷо бозорҳои серодам пайдо гаштанд. Дар шафати растваҳои савдо ҷамоаҳои ҳунармандон ба вучуд омаданд. Дар шаҳрҳо ва берун аз ҳудуди онҳо биноҳои ҷамоатӣ ва истиқоматгоҳҳои бисёре сохта шуданд. Дар ин соҳтмонҳо оҳиста-оҳиста нишонаҳои меъмории ба дини ислом марбут пайдо гардида, дар бобати муайян кардани қиёғаи шаҳр мавқеи калон пайдо намуданд. Соҳтмони масҷид бо бунёди биноҳои динии вобастаи дигар динҳо қатъ гардид. Дар ҳамин давр ҳелҳои масҷидҳо ба вучуд омада, масҷидҳои ҷомеъ ва гузарҳо, ҳамчунин дар канори шаҳрҳо намозгоҳҳо қад қашиданд. Барои намозҳонӣ соҳтани манора ҳам маҳсули ҳамон давр мебошад. Соҳтмони даргоҳҳои таълимиӣ-мадрасаҳо ҳам вусъат ёфтанд. Ҳонадонҳои алоҳида дар масҷиду мадрасаҳо, шафати онҳо сохта шуданд. Чунин ҳонадонҳо бештар дар Самарқанд, Бухоро вомехӯранд. Дар чорроҳаҳои савдо бунёд гардидани гумбазҳои савдои ҷорсӯ, дар назди дарвозаҳо соҳтани корвонсаройҳо, ҳамчунин дар шаҳр ва берун аз ҳудуди он соҳтмони мақбараҳо маҳсули самти нави ба ҳуд ҳоси ана ҳамин давраи меъморӣ мебошад. Алалхусус, дар соҳтмони мақбараҳо истифода бурдани комёбиҳои санъати ороиши ӣфодаи ҳудро ёфт. Пайдо шудани тоқи нӯгдор ҳам аз тағиیر ёфтани санъати меъморӣ гувоҳӣ медод. Соҳтмони манора ҳам ба ҳукми анъана даромад.

Дар давраи Темур ва Темуриён санъати меъморӣ хеле инкишоф ёфт. Дар ин давра маҷмӯъҳои бузурги мураккаби меъморӣ, ки бори аввал дар меъморӣ ба вучуд омаданд, мавқеи калонро ингол намуд. Ёдгориҳои меъмориро бо кошинҳои ранга оро додан аҳамияти қалони бадей-эстетикӣ қасб намуд. Албатта, нақшу нигори ранга дар меъмории Осиёи Миёна ҳам буд. Лекин дар садаи XIV доҳили бино, алахусус пардози берунаи усули мазкур мавқеи калон пайдо намуд. Кошинҳои рангае, ки аз таҳтачаҳои сирдори сафолӣ тайёр шуда буданд, дар оҳири садаи XIV васеъ паҳн гардид. Амир Темур нафақат дар шаҳри азизаш



Расми 40. Самарқанд. Мақбараи Шоҳи Зинда.

Кеш ва пойтахти давлаташ Самарқанд, балки дар сарзамине, ки дар зери тасарруфаш буд, биноҳои боҳашамат созонд.

Меъмории давраи Темур ва Темуриёнро бидуни маҷмӯи меъмории Шоҳи Зинда тасаввур кардан мумкин нест. Маҷмӯъ, ки дар шафати Афросиёби афсонавӣ ҷойгир аст, ба ҷои мақбараҳое, ки дар садаҳои XI–XII вучуд доштанд, сохта шуд. Мувофиқи афсонаҳо дар ин ҷо мақбараи авлиё Қусам ибни Аббос буда, гӯё дар ҳамин маҳал зинда гашта, ба зери замин рафта, то охират дар ҳамин ҷо зиндагонӣ мекардааст.

«Шоҳи Зинда» аз ҳамин ҷо гирифта шудааст. Намуди ҳозираи Шоҳи Зинда дар асри XIV нимаи аввали садаи XV ба вучуд омадааст. Он аз пештоқе оғоз меёбад, ки солҳои 1434–1435 аз тарафи Улугбек созонда шудааст. Дар даври Улугбек як қатор ёдгориҳои меъморие сохта шуданд, ки дар санъати меъморӣ нодир ба ҳисоб мераванд. Мадрасаи Улугбек, расадхона аз ҳамин ҷумлаанд. Расадхонаи Улугбек сеошёна буда, қисми дохириаш бо расмҳо оро дода шудаанд. Дар он манзараҳои табият бештар ҷойгир шудаанд.

Дар давраи Шайбониён Бухоро ба яке аз шаҳрҳои бузурги Осиёи Марказӣ мубаддал шуд. Дар шаҳр чун монанди биноҳое, ки дар давраи Темуриён сохта шуда буданд, биноҳои пуршаҳомат қад кашиданд.

Қўшмадрасаҳое қад кашиданд, ки пештоқашон муқобили ҳамдигар буданд. Аз ансамблҳои марказии Бухоро Масциди калони чомеъ ва мадрасаи Мири Араб бо ҳамин усул барпо шудаанд. Ялангтӯш ном амалдоре, ки дар хизмати Имонқулихон буд, ба соҳтмонҳои бузурги Самарқанд сару сарварӣ намудааст. Аз ҳисоби маблағи ў майдони Регистон пурра таҷдид ёфт. Вай дар шафати мадрасаи Улуғбек мадрасаи Шердор ва дар паҳлуи он мадрасаи Тиллокориро бунёд намудааст. Пештоқи мадрасаи Шердор бо намунаҳои санъати тасвирӣ ва амалий, ҳамчунин хаттотӣ оро дода шудааст. Дар асри XIV дар наздикии Бухоро маҷмӯи Чор-Бакр, дар Тошканд бошад, мадрасаи Кўкалдош қад кашидааст.

Охири садаи XVIII аввали садаи XIX ёдгориҳои машҳури Хева намуди анҷомёфтаи худро пайдо карданд. Аз ҳисоби дарвозаву корвонсарой ва мадрасаҳо шаҳр ҳусни нав пайдо намуд. Мақбараи Паҳлавон Маҳмуд, Санѓҳавлӣ барин ёдгориҳо имрӯзҳо бо нақшу нигор ва зебогиашон инсониятро дар ҳайрат мегузоранд. Манораи Исломхӯча ёдгории меъмории ачиби шаҳр ба ҳисоб меравад.

Давлати Хоразм аз асри IV пеш аз мелод ба марҳилаи нави тараққиёти худ расид. Дар садаҳои II–I бошад, давраи гул-гулшукуфонии худро аз сар гузаронд. Тупроқалъя ёдгории муҳими ҳамон давра аст. Қалъа бо девори гафс иҳота гардидааст. Сарой ва ибодатхонаи қалъа аз нақшу нигор саршор буда, пурҳашамат соҳта шуда, барои ороиши он аз санъати мусаввирӣ ва ҳайкалтарошӣ истифода бурдаанд.

Ёдгории нодири давраи феодализми мутараққӣ мақбараи Сомониён (Расми 41) мебошад. Мақбараи мазкур дарҳақиқат, ёдгории нодири санъати меъмории ҷаҳонӣ буда, сараввал бо содагӣ ва дақиқии соҳт, нисбатан ниҳоят мутаносиб, шакли меъмории девор ниҳоят дар ҳолати нафис, ба яқдигар омехта шуданашон фарқ мекунад. Асоси мадраса квадрат ($7, 20 \times 7, 20$) буда, дар чор тараф дари арқдор мавҷуд аст. Мақбара аз берун ба боло як қадар чун куби (муқааби) тангшуда, дар болои он нимдоира гузошта, ба хотири кас дегро меоварад. Сатҳи




Расми 41. Бухоро. Мақбараи Сомониён.



Расми 42. Тошканд. Масциди Ҳаст имом.

девори берунаи бино бо ҳар хел чиндани хишти пухта аз нигоҳи бадей оро дода шудааст. Хиштҳо гоҳ бо паҳлу, гоҳ бо канор чида шуданашон дар сатҳ ҳосил кунондани равшаниву сояро афзун гардонда, хушманзаравиро таъмин сохтааст. Ва ин бозии равшаниву соя баробари тағийир ёфтани офтоб ба навъҳо тақсим гардида, ба бино ҷозибанокии нотакроре мебахшанд.



Расми 43. Тупроққалъя.



Расми 44. Самарқанд. Мақбараи Гўри Мир.

Дар манораи Масциди Калони Бухоро имкониятҳои бадеии хишт дар бобати муайян кардани нақшу нигори берунаи бино мавқеи калонро ишғол намудааст. Дар асл хишт ягона ҷузъе мебошад, ки нақши сатҳи манораро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби ҳолати чиндану истодани онҳо сатҳ намуд ва латофати ба худ хосеро пайдо намудааст.

Дурданаи ҳақиқии меъмории асрҳои миёна мақбараи Темуриён мебошад (Расми 44). Бино аз шакли соддаи меъморӣ – асоси ҳаштқирра, барабан-силиндр ва гумбази кабуди тегадор ташкил ёфтааст. Қисми дохилаи бино ҳам серчилост. Ҷеворҳои дохилаи он бо мармар пардоз дода шудаанд. Нақшҳои кандакоришуда рангин, ҳамчунин оби тилло давондашуда ба қисми дохилии бино файзи алоҳида мебахшанд.

Саволҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯи гузашта:

1. Кадом обидаҳои меъмории ҳудуди Ўзбекистони қадимаро медонед? Онҳоро шуморед ва маҳсусияти ҳар кадомеро маънидод созед.
2. Кадоме аз намунаҳои меъмории давраи Темуриёнро медонед?
3. Меъморӣ бо дигар намудҳои санъат чӣ гуна алоқамандӣ дорад?

Вазифаи хонагӣ:

Аз хусуси обидаҳои меъмории ҳудуди истиқоматиатон маводҳо ҷамъ оваред ва ба ҳамсинфон ҳикоя қунед.

МАВЗҮИ 11**МЕЬМОРИИ ШАРҚ**

Меъмории халқҳои дунё – истиқоматгоҳҳо ва биноҳои ҷамъиятӣ, саройҳо ва дигар ҳамин қабил иншоотҳо бо намуди берунаву дохила, соҳти конструктивӣ ва ҳамин қабил ҷиҳатҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Асоси ҳамаи онро сараввал, тарзи зиндагонии ҳар як ҳалқ, анъанаҳои таъриҳӣ, шароити иқлими маҳаллиаш ташкил медиҳад.

Намунаҳои меъмории Ӯзбекистон ба намудҳои ба ҳуд хоси берунаву дохила, нақшу нигори нотакрор аҳли дунёро дар ҳайрат гузошта меояд. Шумо дар машғулият таҳти унвони «Ёдгориҳои меъмории Ӯзбекистон» ба он амин гардидед. Алалхусус, обидаҳои меъмории қадими шаҳрҳо, аз қабили Самарқанду Бухоро, Ҳеваву Шахрисабз, Тошканд, Қўқанд намунаҳои аз ҳама намоёни меъмории Шарқ ба ҳисоб мераванд.

Боз як ҷиҳати ба ҳуд хоси меъмории Шарқ – бо нақшу нигори муҳталиф оро додани пештоқ, девор, манораҳо, бо ҳуруфи арабӣ зиннат баҳшидани он аст. Дар пештоқи мадрасаи Шердори маҷмӯи Регистони Самарқанд тасвириҳои мушаҳҳас (шер, офтоб, қиёғаи одам) акс ёфта бошанд, дар дигар обидаҳо нақшҳои услуби ислимӣ ва гирех, катибаҳо




Расми 45. Самарқанд. Мадрасаи Шердор.

бо услуби сулс иншо гардидаанд. Ҳамаи онҳоро бо дикқат назорат намоед. Ёдгориҳои меъмории ҳудуди истиқоматиатон ва нақшҳои онҳо ба хотир оваред. Ва ин намудҳо ба як қисми (фрагмент) композитсияи шарқона, ки мебояд Шумо оғаред, мумкин аст мавод шавад. Ҳангоми расмкашӣ оид ба мавзӯи меъморӣ ба мувофиқати шаклу нақши онҳо ба намуди бино, чӣ гуна монандии бино ба муҳити атроф эътибор дихед. Дар он сурат тасвире, ки Шумо барои композитсияи меъморӣ қашиданиед, хаётӣ, боварибахш мебарояд.

Пеш аз оғози фаъолияти амалӣ расмҳои дар китоб овардашуда, ҳамчунин репродуксияҳои асарҳои Лев Буре «Самарқанд. Регистон», «Чойхонаи Бухоро», Павел Бенков «Қўчаи Шарқона», «Масҷиди Чор Минор», Рашид Темуров «Баҳори Биbihонум», «Самарқанд», Алексей Юсуфов «Шоҳи Зинда», Баҳтиёр Бобоев «Манзараи Шарқона» ва мураққаъи (албоми) ба шаҳрҳои қадимаи Ӯзбекистон баҳшидашударо ҷамоа шуда аз назар гузаронед ва онҳоро байни ҳам муҳокима намоед. Алалхусус, дар расми унвонаш «Иchan қалъа»-и Ортиқалий Қозоқов манзараи Шарқ моҳирона тасвир ёфтааст.

Дар асоси таассуроти ҳосилгардида тарҳи шаклҳои ба Шумо маъқулшудаи композитсияи меъмории Шарқонаро мекашед, дар асоси



Расми 46. Ортиқалий Қозоқов. «Иchanқалъа».

он композитсияи хубро ба вучуд оварда, онро бо кўмаки ранги акварел ё худ пастели ранга ба ичро расонед.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Ансамбли меъморӣ чист?
2. Маънои ибораи лаҳзаи ансамбли меъмориро маънидод кунед.
3. Дар ҳудуди Ўзбекистон чӣ гуна ансамблҳои меъморӣ ҳастанд?.
Онҳоро шуморед.
4. Пештоқ, манораҳо, деворҳои обидаҳои таърихӣ-меъмории Ўзбекистон чӣ тавр оро дода шудаанд?

Вазифаи хонагӣ:


Ангораҳоро оид ба офаридані композитсияи мавзӯи меъмории Шарқ, дар асоси онҳо соҳтани тарҳи ансамбли меъмориро кор кунед.

МАВЗӮИ 12

ШАҲРИ МАҚБУЛИ МАН


Кишварамон аз ёдгориҳои қадимаи меъморӣ саршор аст. Шумоён бо теъдоди (шумораи) зиёд мавҷуд будани ёдгориҳои қадимаи меъмориро дар шаҳрҳои Тошканд, Бухоро, Самарқанд, Хева, Қўқанд, Шаҳрисабз, Қарший хуб медонед. Дар байни онҳо мадрасаҳои Кўкалдоши Тошканду Бухоро, ансамбли меъмории Регистони шаҳри Самарқанд (мадрасаҳои Улуғбек, Тиллокорӣ ва Шердор), Оқсаройи Шаҳрисабз, Ӯрдаи Худоёрхони Қўқанд дар саросари ҷаҳон машҳуранд. Дар ҳусуси таърихи оғариниши баъзеи онҳо, аз он ҷумла масциди Бибихонуми шаҳри Самарқанд ривоятҳо мавҷуданд. Шумоёнмагар онҳоро рафта дидаед ва ё суратҳояшонро тамошо кардаед? Ансамблҳои меъморӣ одатан дар шакли биноҳои яклиҳт соҳта шудаанд. Онҳо асосан аз манораҳо, пештоқҳо, гумбазҳо, аркҳо, панҷараҳо ва ғайра таркиб ёфтаанд. Дар доҳили ин қабил обидаҳои меъморӣ одатан масцид ва мадраса соҳта шудаанд. Тадбирҳои таълимӣ ва тарбиявӣ дар онҳо гузаронда шудаанд. Аз ҳамин сабаб ҳонаҳое, ки машғулият гузаронда мешавад, ҳуҷраи истиқоматии донишшомӯзон буданд.

Азбаски супориш ҷамоатӣ мебошад, баъзе қисмҳои ансамблҳои меъмориро алоҳида соҳта, баъд якҷоя кардан мумкин аст. Шумо яке аз ансамбли меъмориро, ки намунааш оварда шудааст, интихоб карда, тарҳи онро истифода бурданатон мумкин аст. Барои ин когази ғафс,



Расми 47. Ортиқалай Қозоқов. Ичан қалъа. Андозаи манора барои кашидани макет (тарҳ).

картон, қайчӣ, ширеш, кордча, хаткашак ва дигар анҷомҳо зарур мегарданд. Сараввал қисмҳои бароятон маълумро ҷудо карда мегиред. Онҳо манораҳо, пештоқ, гумбаз, панҷара ва дигар анҷомҳои алоҳида алоҳида соҳташаванда буданашон мумкин.



*Расми 48. Соҳтани пештоқи бинои шарқона:
а) пахнои пештоқ; б, в) тарҳҳои ансамбли меъмории шарқона.*

Манора қисми алоҳидаи дар шакли конус сохташаванд аз коғази пурра мебошад. Дар болои он гумбазча, арка ҷойгир мешавад ва ё кушод мемонад.

Манора бо тартиби зайл сохта мешавад. Сараввал дар сатҳи коғази калон тарҳи паҳнои манора (Расми 47-а) кашида, буррида мешавад. Дар ин коғаз-порча нақшу нигори ба обидаҳо хос кор фармуда мешаванд. Онҳо бо қўмаки рангҳои акварел ё гуаш ба ичро мерасанд.

Вақте ки ранги нақшу нигори ба сатҳи коғаз кашидашуда хушк мегардад, онро печонда, ба шакли конус меоваред. Баъд ширеш молида мечаспонед. Оқибат намуде, ки дар расм нишон дода шудааст, ҳосил мегардад. Акнун ба қисми болоии он гумбазча аркро насл кардан мумкин. Гумбаз одатан бо ранги кабуд мешавад. Аз нуқтаи болои гумбаз ба паст раҳчаҳои як қадар васеъшавандаро бо рангҳои пасту баланд дар асоси қоидаҳои равшаниву сояҳо мегузаронед. Гумбазатон мисли аз хатҳои барҷаста иборат буда менамояд.

Акнун ба соҳтани қисми пештоқ, ки маркази ансамбли марказӣ ба ҳисоб меравад, шурӯъ менамоем. Тартиби тайёр кардани он дар расм нишон дода шудааст.

Дар ин ҳолат ба рақамҳои шартан нишондодашудаи мавзӯе, ки кашида мешавад, риоя карда, самти пештоқ тасвир мегардад. Баъд ҷойҳоеро муайян мекунанд, ки буридаву кат карда мешаванд. Қисмҳои зиёдатиро буррида мепартоянд. Сипас барои ғун кардани маводи паҳнои тайёр шурӯъ намоед. Барои нақшу нигори пештоқи бино газворҳои тайёр, намунаҳои машқҳоро аз маҷаллаҳо дар ҳолати алоҳида истифода бурдан мумкин аст.

Акнун қисмҳои ансамблҳои меъмории тайёршавандаро чун нишондоди расмҳо дидা бароед. Ин намуд кадом ансамбли меъмориро ба хотири Шумо меоварад?

Баробари истифода бурдани ана ҳамин усулҳо бо ҳамсинфонатон лоиҳаи шаҳри дилҳоҳ, тарҳи онро ба вучуд оварданатон мумкин аст. Он қасри афсонавӣ, биноҳои замонавӣ шуданаш мумкин аст.

Барои он ки намуди берунаи ансамблҳои меъморӣ ба ҳақиқиашон монанд шаванд, дар сатҳи онҳо истифода бурдани нақшҳои декоративӣ талаб карда мешавад. Барои ин композитсияҳову рангҳои нақшҳои сатҳи обидаҳои қадимаи меъмориро бо диққат дидা бароед. Намунаҳои онҳоро кашед. Баъд дар сатҳи тарҳи тайёр барои кашидани нақш мегузаред. Агар коғазҳои ранга ва ё намунаҳои нақшро ёбед, онро ба сатҳи тарҳ часпонед. Одатан, сатҳи ансамбл бо нақшҳои раҳшакл оро дода мешаванд. Дар баъзе ҳолатҳо аз композитсияҳои хуби қалонҳаҷм истифода бурда мешавад.

Тарҳдои ансамбли меъморӣ дар намуди замонавӣ ҳам сохта мешавад. Барои ин биноҳои серошёна, осорхонаҳои босалобат ва намуди ҳамин қабил биноҳо интихоб шуданашон мумкин аст.

Ансамблҳои қадимаи меъмориро бо биноҳои замонавӣ қиёс намоед. Ҷиҳатҳои монандӣ ва фарқияти байни онҳоро муайян кунед.

Саволҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи гузашта:

1. Ансамбли қадимаи меъморӣ бо кадом мақсад сохта шудааст?
2. Кадом ривоятҳоро оид ба соҳтмони ансамблҳои меъморӣ хондаед?
Ривоятҳоеро, ки медонед, ба ҳамсинфонатон нақл намоед.
3. Обидаҳои қадимаи меъморӣ аз кадом қисмҳо ташкил ёфтаанд?
4. Оид ба ҷиҳатҳои монандӣ ва фарқияти меъмории қадимӣ ва замонавӣ накл кунед.
5. Дар бораи хусуси таърихи соҳтмони кадом биноҳои машҳури замонавӣ ва қадимӣ чиҳоро медонед?

Вазифаи хонагӣ:

Мустақилона тарҳи биноро созед, ҳамчунин ба он ороиши бадеӣ дихед.

МАВЗӮИ 13

МАНЗАРАИ МЕЪМОРИЙ

Дар байни навъу жанрҳои санъати тасвирий жанри манзара дар табиат ва муносибатҳои инсонҳо, тасвири кайфият ба имкониятҳои калон соҳиб мебошад. Манзараҳо ҳам чун табиату инсон ба намуду кайфияти муҳталиф соҳибанд. Онҳо тасвири рӯзи чароғон, рӯзи абронок, шоми офтобӣ, борон ва барф, манзараи тӯфон, манзараи шаҳр, манзараи деха, манзараи кӯҳ шуданаш мумкин. Намунаҳои асарҳои санъати тасвирий, ки шинос шудед, ба гайр аз ин, асарҳои дар жанри манзара эҷодкардаи Иван Шишкин, Исаак Левитан, Алексей Сарасов, Ӯрол Тансиқбоев, Николай Каракан, Рашид Темуров, Абдувалий Муъминов, Анвар Мирсаатовҳоро тамошо ва таҳлил кардан ба Шумо дар бобати муайян кардани аломатҳои манзараи меъморӣ замина фароҳам меоваранд. Дар он хонаҳои пасту баланди деха, адирҳои кӯҳӣ, дарёву наҳрҳо, намуди иншоотҳои меъморие, ки аз дуру наздик тасвир кардан мумкин аст, дарахтон ва тасвири дигар ҷузъҳоро мушоҳида мекунем. Пеш аз фаъолияти амалии тасвирий



Расми 49. Муртазо Эргашев. Шохи Зинда. Зимистон.

нақшҳои шаклҳои худро ба вучуд оваред. Ва он дар намуди муҳталиф шуданаш мумкин. Шакли манзараи меъморӣ нишон дода шудааст.

Дар ёд доред: ғояву мазмуни асосии тамоми манзара ҳамоҳангии инсон ва табиат мебошад.

Акнун асари дар жанри манзараи меъморӣ эҷодкардаи мусаввирро таҳлил мекунем. Он асари Рашид Темуров «Бахори Бибихонум» мебошад.

Мавзӯи асосии асар як объект – масциди Бибихонум. Дар мавқei




Расми 50. Шакли манзараи меъморӣ.



Расми 51. Ортиқалӣ Қозоқов.

Тирамоҳи Бухоро.



Расми 52. Рашид Темуров. Баҳор дар Бибихонум.

мобайни асар арки асосӣ тасвир ёфтааст, ки бисёр қисмҳояш валангор гардидааст. Дар мавқеи поён қисми гумбази масcid акс ёфтааст. Барои дар мавқеи поёнӣ будани онро донистан мусаввир аз пешомади хаво пурсамар истифода намудааст. Аз номгузории асар маълум аст, ки мавзӯи асосӣ нишон додани таровати фасли баҳор дар майдони Бибихонум мебошад. Аз ҳамин сабаб дар маркази асар ба пурмаҳобатии обидаи меъморӣ ҳолати дараҳтони гулкардаи пурсалобат ҳамоҳанг тасвир шудаанд. Бо ин мусаввир маротибаи дигар ҳақиқати таърихиро ба хотир меоварад. Яъне, ҳар сол ба Бибихонум баҳор омадан мегирад, аз паси солҳо солҳо мегузаранду обидаҳои меъмории бузурги таърихӣ, ки аҷдодамон оғаридаанд, асрҳои аср пуршаҳоматии худро намоиш медиҳанд.

Барои боз ҳам равшан тасвир кардани пуршаҳоматии обидаи меъморӣ ва дараҳтон мусаввир аз қадду қомати одамон истифода бурдааст. Агар бо пайкари одамон чен карданӣ шавед, ниҳоят пуршаҳомат будани мадрасаи Бибихонум аён мегардад.

Мусаввир баробари тасвири инсон барои зиёрат кардани обида аз гӯшаву канори муҳталифи дунё мунтазам омадани одамонро таъкид менамояд.

Мо бо шумоён дар мисоли асари мусаввир Р.Темурхонов «Баҳори Бибихонум» оиди намудоршавии манзараи меъморӣ ҳалли композитсиониро мушоҳида кардем. Акнун аз хусуси намудоршавии муҳталифи манзараи меъморие, ки худатон дидед ва дар хотир доред, фикр кунед. Пеш аз оғози машғулияти амалӣ тарҳи шаклҳои худиро тартиб дихед. Ва ин тарҳ манзараи шаҳр ё деха, шаҳри қадима ва замонавӣ, намуди синтези онҳо шуданаш мумкин. Манзараи ҳангоми гурубкуни офтоб тасвир кардани намуди факат суроби биноҳо ҳам нисбатан ба осонӣ, алаҳусус бо пурқувватии таъсиррасонии эмотсионалӣ мумкин аст шуморо шавқманд гардонад. Агар ин расмҳо шуморо шавқманд гардонда бошад, бо ҳамин усул манзара оваридан мумкин аст.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Фояи асосии манзара чист?
2. Аз мусаввирони манзаранавис кихо ва қадом асарҳояшонро медонед?
3. Умумият ва фарқи ҳаллу фасли тасвиру композитсияи асари Рашид Темуров «Баҳори Бибихонум» аз чӣ иборат аст?

Вазифаи хонагӣ:

Оид ба ҷузъи меъморӣ (субҳ, шом, рӯзи ҷароғон, рӯзи абрнок) композитсияи манзаравӣ оваред.

ЧОРЯКИ ЧОРУМ



МАВЗҮИ 14

САНЪАТИ КИТОБАТ

Анчоме, ки дар давоми умр ба инсон бештар ҳамроҳӣ мекунад, китоб аст. Он ба мо дар бобати илмомузӣ, истироҳат, мароқовар гузарондани вақти холӣ, ҳангоме ки ба ягон чиз эҳтиёҷманд мегардем, дасти мадад дароз мекунад. Алқисса, китоб маънивиёти инсонро дар худ таҷассум гардондааст.

Санъати китобат – яке аз навъҳои қадимаву нодири фарҳанги Шарқ мебошад. Китоб аз қадим дар Шарқ иззату икроми калон дорад. Дар он таърихи Ватан ва миллат, асрори илму фан, нигоҳҳои фалсафӣ ва эстетикии одамон, тарзи зиндагонӣ, орзуву умедҳояшон акси худро пайдо намудааст. Китобати шарқонаро ба сифати рамзи доноғии шарқона, баркамолии маънавӣ эътироф менамоянд. Боз як ҷиҳати пурқимати китобати шарқона дар ҳамин мебошад, ки ба туфайли синтези маҳорати хаттот, наққош, мусаввир, муқовабанд, мутахассисони иншогари ҳарфҳои зарҳал китобат ба дараҷаи асари савияи бадеиаш баланд расонда шудааст. Аз ҳамин сабаб дар осорхона ва китобхонаи аз ҳама муқтадири (бузурги) чаҳон (Эрмитажи Санкт-Петербург, Осорхонаи Метрополитени Нью-Йорк, Осорхонаи Бритониё (Англия), Китобхонаи миллии Фаронсаи Париж ва ҳоказо) намудҳои аз ҳама нодири китобати Шарқ маҳфуз мебошанд.

Имрӯзҳо тамоми китобат қариб як хел шакл пайдо кардааст. Вале дар қадим онҳо гуногуншакл будаанд. Онҳо дар тӯли асрҳо ташаккулу

сайқал ёфтаанд. Дар чараёни мазкур баробари дигар соҳаҳои санъати китобат меҳнати мусаввир аз ҳама зиёд буд.

Навъҳои ҳарф, нисбатҳову қиёфаҳои он, композитсияи сатҳии чинданӣ матн, дигар ҷиҳатҳои дар китоб истифодашаванда як вақтҳо аз тарафи мусаввирон қашф гардидаанд. Аз ин рӯ, мусаввири ородиҳандай китобро ба навозанде монанд кардан мумкин аст. Чуноне ки навозанде гояҳои оҳангизонро бо маҳорат иҷро мекунад, мусаввир ҳам шахси зарурӣ дар бобати ба китобхон расондани фикри муаллиф ва ба ӯ баҳшидани завқи эстетикӣ мебошад.

Яке аз китобҳои қадимае, ки то ба замони мо расида омадааст, китоби муқаддаси дини зардуштиён «Авесто» мебошад. Он дар охири садаи VII ва аввали садаи VI оғарида, дар 12 ҳазор пӯсти гов иншо гардидааст. Аз 21 китоб иборат буда, то замони мо 5-тои он омада расидааст.

Санъати китобат, ки яке аз хелҳои санъати машҳури ҳалқи ӯзбек дар дунё ҳисоб меравад, аз таърихи бойи он гувоҳӣ медиҳад. Китобҳое, ки аз тарафи Камолиддин Беҳзод, Маҳмуди Музахҳиб, Искандар Икромов, Чингиз Аҳмаров аз ҷиҳати бадеъ сайқал дода шудаанд, ба дараҷаи асари нодири санъат барои ганӣ соҳтани маънавияти миллионҳо нафар одамон хизмат мерасонанд.

Намунаҳои санъати китобати Ӯзбекистон акнун бо қўмаки техника ва технологияи аз ҳама замонавӣ, ки дар матбааҳо гузошта шудаанд, аз чоп мебароянд.

Ба санъати китобати замонавии Ӯзбекистон китобҳоро таҳти унвонҳои «Қаҳкашони меъмории даври Темур», «Суруде, ки дар маъдан иншо гардидааст», «Нақшу нигорҳои Ӯзбекистон», «Санъати мардумии Ӯзбекистон», «Мусаввир ва китоб», «Адабиёт ва санъати Шарқ», «Бобурнома», «Санъати миниатураи Ӯзбекистони замонавӣ», «Олим ва мутафаккирони асри миёнаи Шарқ», ҳамчунин мураққаъ-албомҳоро аз ҳусуси шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Хева доҳил кардан мумкин аст, ки бо дараҷаи баланди бадеъ, сифаташон ба намунаи классикӣ шомил гардидаанд.

Саволҳо барои мустаҳкамқунни мавзӯи гузашта:

1. Намунаҳои нодири санъати китобати Шарқ дар қадом осорхонаҳои ҷаҳон маҳфузанд?
2. Аз манбаъҳои ёдгориҳои қадимае, ки шакли китобро доранд, қадомҳояшро медонед?

3. Дар қадим барои аз чиҳати бадей оро додани сифати китобҳо киҳо иштирок намудаанд?
4. Аз мусаввир ва наққошони номдори санъати китобати Шарқ киҳоро медонед?

Вазифаи хонагӣ:

Соҳти конструктивии китобҳои дар қаноатон буда, ороиши бадеии онҳоро омӯзед ва таҳлил намоед.

МАВЗЎИ 15

САНЪАТИ ГРАФИКАИ КИТОБИ ЎЗБЕКИСТОН

Графика намуди аз ҳама оммавитарини санъати тасвирист. Бо ин навъи санъат ҳурду калон машғул мешаванд. Аз ин рӯ, он ҳамабоб аст. Касе барои баёни фикри хеш, дигаре барои равшан соҳтани тасаввур, сеюмӣ ба хаёл гӯта зада, тасвирҳо кашидан аз он истифода мебарад. Ҳамаи онҳо дар асл як намуди графика аст. Калимаи «графика» (юнонӣ буда) – «графике» – маънои «менависам», «мекашам»-ро дорад. Ҳаммабоб будани он чун намудҳои рангтасвиру ҳайкалтарошии санъат шароити маҳсусро металабад. Онро бо туши сиёҳ, қалами oddī, фломастер ё худ бо қўумаки ручка ба варақи дафтар, когази сафед кашидан мумкин.

Дар айни замон санъати графика мураккабиҳои ба худ хосро дорад. Санъати мазкур заҳираи осон менамояд. Дар асл бошад, бо шартҳояш мураккабиҳо пайдо намудааст. Дар он бо як ранг, одатан бо ранги сиёҳ тавассути хатҳо дар сатҳи когази сафед ранг ва навъҳои он, воқеа ва ҳодисаҳои мавҷуда тасвири худро пайдо мекунанд.

Санъати графика графикаи дастгоҳ, графикаи китоб, рӯзнома, маҷалла, графикаи амалӣ ва плакат барин намудҳои худро дорад. Аз байни онҳо намуде, ки аз ҳаёти инсон амиқан чой гирифтааст, санъати графикаи китоб мебошад.

Графикаи китоб – санъати аз нигоҳи бадей зебу оро додани китоб мебошад. Китобҳо аз рӯйи мазмуну моҳияти худ оро дода мешаванд. Аз ҳамин сабаб нақшу нигоре, ки дар китобҳо – дастурҳои таълимӣ ва методӣ, китобҳои илмӣ-оммавӣ, лугатҳо ва қомусҳо, адабиётҳои бадей истифода мегарданд, аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Имконияти санъати графикаи китоб дар бобати аз нигоҳи бадей зебу оро додани асарҳои бадей пурра намоён мегардад.

Санъати замонавии графикаи китоби ўзбек дар охирҳои садаи XIX арзи ҳастӣ намуд. Осиёи Миёна як вақтҳо дар бобати зиннатдиҳии китобҳо аз тарафи хаттотон, наққошон, мусаввирон, муқовабандҳои машҳур мактаби маҳорати баланд будааст. Охири садаи XIX ва аввали садаи XX соҳаи китоббарорӣ аз соҳаи санъат ба индустря саноатӣ мубаддал шуд. Сараввал аз Аврупо ба мамлакатҳои Шарқи Миёна, солҳои 60-уми садаи XIX бошад, ба Туркистон техникаи тарзи аврупоии чопкунии китоб ворид гардид. Ҳамчунин дар ин сарзамиҳо масканӣ доимӣ пайдо кардани мусаввирони аврупоии зебдиҳандай китобҳо барои ба инқизоз рӯ овардани анъанаҳои дар давоми асрҳо ташаккулёфта сабабгор шуд. Бо қўмаки техника ба роҳ мондани чопкунии китобҳо на ба аз нигоҳи бадеӣ оро додан, балки ба шумораи маҳсулот дикқату эътиборро пурзӯр гардонд. Дар Тошканд, Хева, Самарқанд, Андичон, Қўқанд, Маргелон ба кор сар кардани ускунаҳое, ки бо усули литография китоб чоп мекарданд, боиси як хел гаштани чопи китобҳо чӣ дар Туркистон ва чӣ дар Аврупо гардид.

Дар ҳамин давр ба мақсади пурра қонеъ гардондани талаби аҳли ҷамъият ба китоб саноатигардонии ин соҳа ҳолати табиӣ буд. Дар бобати эҳёву ривоҷи анъанаҳои миллии санъати графикаи китоби ўзбек фаъолияти Искандар Икромов аҳамияти калон дорад, ки дар аввали солҳои 30-юми садаи XX ба роҳи эҷодии худ ворид гардидааст.



*Расми 53. Мусаввири мардумии Ӯзбекистон
Искандар Икромов.*

мавзеи Эски Ҷувайи шаҳри Тошканд таваллуд ёфтааст.

Падари мусаввири оянда Шоикром Қорибобо ҳарчанд тақводор бошад ҳам, қобилияти фарзанди худро ҳис намуда, ба ў имкониятре дар солҳои 1922–1924 бароитаҳсил намудан дар Омӯзшигоҳи ҳунарҳои зебои кишвари Туркистони Тошканд фароҳам овард. Баъдтар ў бо тавсияи нависандай машҳури ўзбек Абдулло Қодирӣ дар Устоҳонаи давлатии олии ҳунарҳои бадеӣ-техникии Москав (1924–1925) ва Техникуми ҳунарҳои зебои Академияи ҳунарҳои зебои Санкт-Петербург (1925–1929) сурӯу асрори мусаввириро аз бар намуда, ба Тошканд баргаашт.

Дар бобати пурра намоён гардиданни иқтидори ў мулоқотҳои сершумор бо Абдулло Қодирӣ, Фозӣ Юнус, Ҳодӣ Зарифов, Гафур Гулом, Ойбек, Ҳамид Сулаймон барин адабҳо аҳамияти калон дошт. Ва маҳз санъати китобатро интихоб карданни мусаввир лаҳзаҳое, ки дар дӯкони китоби амакаш Шоисматилло гузарондааст, пайдо шуда, ки ў чун зиёни тараққпарвари замони худ буд, рӯзнома, маҷалла китобҳои дарсӣ ва дигар адабиётҳоро ба дӯконаш аз Боку, Қазон, Оренбург, Уфа меовард, ба ин илҳом баҳшид.


Искандар Икромов дар давоми фаъолияти эҷодии худ асарҳои Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳон Берунӣ, Алишер Навоӣ, Гафур Гулом, Ҳамид Олимҷон, Ойбек барин алломаҳоро аз нигоҳи бадеӣ оро дод. Соли 1959 барои оғаридани нақшҳо ба китоби «Лирика»-и Алишери Навоӣ дар намоишгоҳи байналхалқии китоби шаҳри Лейпциги Олмон соҳиби медали биринчӣ гардид.

Барои инкишофи санъати китобати Ӯзбекистон солҳои 40–50-уми садаи XX Усто Муъмин (Николаев), Владимир Кайдалов, Чингиз Аҳмаров, Михаил Реух, солҳои 60–70-ум бошад, Қутлуг Башаров, Телман Муҳаммедов, Иван Кирикиади, Анатолий Бобров ва дигарон ҳиссаи муносиби худро гузоштаанд. Махсусан, дар эҷодиёти Телман Муҳаммедов анъанаҳои санъати миниатураи Шарқ бо талқини ба худ хос давом ёфт.

Муҳаммедов Телман Яминович (1934–1976) (*Расми 54*)-соли 1934 дар шаҳри Тошканд тавлид ёфт. Соли 1969 факултаи мусаввирии Донишкадии санъати театрӣ ва мусаввирии ба номи Островский (ҳозира Донишкадаи миллии мусаввирӣ ва дизайнӣ ба номи Камолиддин Беҳзод)-ро ҳаттм намудааст. Бо асарҳояи дар як қатор намоишгоҳҳои байналхалқӣ шитирок намудааст. Бо медали биринчии Намоишгоҳи хочагии ҳалқ тақдир гардидааст. Расмҳои ба китобҳои «Афсонаҳои ҳалқи ўзбек», «Латифаҳои Афандӣ», «Бачаи шум»-и Гафур Гулом, «Меъмор»-и Мирмуҳсин қашидааш, иқтидори рассомиашро баръало намоши додааст. Дар онҳо композитсияҳо бо рӯҳи амиқи ҳаҷв фаро



Расми 54. Мусаввири ороишдиҳандай китоб Телман Муҳаммедов.



Расми 55-а, б. Тасвирхое, ки Телман Мұхаммедов ба афсонаҳои халқи ўзбек қашидааст.

гирифта, кайфияти нозуки туристеҳзо бо ҳатҳои нағис хеле моҳирона тасвир ёфтаанд.



*Расми 56. Мусаввири ороишдиҳандай китоб
Анатолий Бобров*

Анатолий Андреевич Бобров (Расми 56)-соли 1948 дар деҳаи Родионовкаи вилояти Қазоқистони Шарқӣ таваллуд ёфтааст. Соли 1972 факултати мусаввирии Донишкадаи давлатии санъати театри Ҷонни Тошканд – ҳоло Донишкадаи миллии мусаввирии дизайн ба номи Камолиддин Беҳзодро ҳатм намудааст. Ҳаёти худро ба оро додани китобҳо баҳшидааст.

Китоб ба мазмуни ҳаёти Анатолий Бобров мубаддал гардидааст. Вай ҷараёнҳои бадеиву технологияи китобро мукаммал омӯхтааст. Номи ўна танҳо дар республикаамон, балки берун аз ҳудуди он дар байни дўстдорони китоб машҳур аст. Китобҳое, ки А.Бобров оро додааст, дар озмунҳои республикавӣ, байни республикавӣ ва байналхалқӣ бо дипломҳо тақдир гардидаанд.

А.Бобров китобҳои М.Р.Дайо «Афсонаҳои Индонезия», ҳамосаи (эпоси) қароқалпоқӣ «Шаҳриёр», ҳамосаи ҳинд «Рамаяна», маҷмӯаи шеърҳои Асқад Мухтор «Изи дастон», матни ўзбекиву русии романи

шөърии Муҳаммад Алӣ «Дунёи водӣ», китоби А.С.Пушкин, «Афсонаи моҳигир ва моҳии тилло», асарҳои Чингиз Айтматов «Рӯзи ба асрҳо баробар», «Қиёмат», ҳамосаи қирғизӣ «Манас» ва дигар асарҳоро аз нигоҳи бадеӣ оро додааст.

Дар бобати оварниши китоб ба гайр аз муаллиф муҳаррир (ба тартибандозандай матни муаллиф), муҳаррири бадеӣ (ҳаллу фасли конструктивии китобро аз нигоҳи бадеӣ дида мебарояд), мусаҳҳех (ислоҳкунандай хатоҳо) ва муҳаррири техникӣ иштирок мекунанд. Онҳо барои пурра дар матбаа чоп шудани китоб онро дар ҳамкорӣ омода месозанд. Аз ҳамин сабаб дар ҳар китоб ба гайр аз номи муаллифи он номҳои муҳаррир, муҳаррири бадеӣ, мусаввир, муҳаррири техникӣ, мусаҳҳехон, нашриёте, ки китобро ба чоп омода месозад, матбаае, ки онро аз чоп мебарорад, иншо мегарданд. Шумоён аз китобҳое, ки мутолиа мекунед, номҳои онҳоро ёфта, барои баҳо додан ба меҳнаташон ҳаракат намоед.

Саволҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи гузашта:

1. Китобҳои таърихӣ аз китобҳои замонавӣ бо қадом ҷиҳатҳояшон фарқ мекунанд?
2. Барои ба инқироз рӯ овардани китобати Шарқ қадом омилҳо сабабгор шудааст?
3. Қадом мусаввиронеро медонед, ки ба анъанаҳои шарқонаи санъати китобат эҳё бахшидаанд? Махсусияти эҷодиёти онҳо дар чӣ зохир мегардад?
4. Аз намояндагони санъати графикаи китобати Ӯзбекистон киҳоро медонед?
5. Дар бобати оварниши китоб киҳо иштирок мекунанд?


Вазифаи хонагӣ:

Аз ҳусуси мусаввирони ороишгари китоб маълумот ҷамъ оваред, махсусияти эҷодиёти онҳоро таҳлил намоед.


МАВЗӰИ 16

ЧУЗҲОИ БАДЕЙ-ГРАФИКИИ САНЪАТИ ГРАФИКАИ КИТОБ

Санъати ороиши китоб ҳам мисли соҳаи санъати тасвирий техникавӣ мебошад. Зоро он ба маводҳову ашёҳои санъати тасвирий, ҷиҳозот восита ва усулҳои тасвир асоснок карда мешавад. Аз тарафи



Расми 57. Муқоваи чармии нақши барчаста андохташуда.




Расми 58. Муқоваи картонии нақши барчаста андохташуда.

дигар мусаввир – ороишдиҳандай китоб асарҳои худро баробари ба эътибор гирифтани технологияи нашри китоб ва амал кардан ба шартҳои ба худ хоси он меофарад. Ҷараёни чопи китоб аз тайёркунни тарҳи (макети) он оғоз меёбад. Дар он соҳти умумикомпозитсияи китоб, миқдор ва ҳарактери ҷузъҳои он акс меёбад. Дар асоси тарҳ асли ҷузъҳои он ба вучуд оварда мешаванд.

Яке аз қадимтарин ҷузъи китоб бешак муқова мебошад. Муқова, ки ғояи асосии асарро кушода медиҳад, симову самти онро тасвир менамояд, дар тӯли асрҳо дар шакли мухталиф тайёр гардидааст, истифода бурда шудааст. Онҳо аз тахта, пӯст, коғаз, пластмасса, маъдан тайёр шуданашон мумкин (Расмҳои 57–58). Дар замонҳои қадим муқоваго аз газворҳои гаронбаҳо, сангҳо, тилло ҳам ороиш дода шудаанд.

Супермуқова дар баъзе китобҳо вомехӯрад. Он дар шакли оддӣ бо нақшу нигори бадеӣ, нақшинкор, бо сурат оро дода шуда метавонад. Вазифаи асосии он аз маълумоти даркорӣ додан оид ба ҳосил намудани тасаввур доири китоб, ҳамчунин аз ҳимоя кардани муқова иборат аст. Маълумоти умумиро дар бораи китоб муқоваи хуруфдор ва композитсияи нақшиндор ифода месозад. (Расми 59).

Ҕузъҳои нақшу нигори бадеии дохилии китоб аз *форзатс* оғоз меёбад. Форзатс (аз забони олмонии «*vorsatz*» – коғази ду саҳифадор гирифта шуда) аз коғазе иборат аст, ки ба тарафи дохилии муқова дар




Расми 59. Зилола Сулаймонова. Мұқоваи китоби замонавй.


блоки китоб ширеш карда мешавад. Он бо тасвири сафед, дорой ягон хел ранг, нақшинкор, суханоне шуданаш мумкин аст, ки сюжетнокій ва мазмуні асосии китобро ифода менамояд (Расми 60). Форзатси китоби «Каҳкашони меъмории даври Темур» мозаикаи нақшинкорест, ки аз обидаҳои қадимаи меъморӣ оғарида шуда, барои ганӣ гаштани мазмуни китоб хизмат меқунад. Форзатҳои ба китобҳои қадимаи «Насабномаи олии хоҷаҳои Нақшбандия», «Юсуф ва Зулайхо»-и, Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчунин Куръони Карим тайёршуда ба қатори асарҳои санъати ҳаматарафа мураккаб дохиланд.

Варақи титули китоб «насад»-и онро ифода месозад. Зеро ибораи «*titulus*» (аз лотинии «*titulus*» гирифта шуда) маънии шахсони воломансаби даври феодаливу буржуазияро дорад, ки унвону насабро мефаҳмонад.

Варақи титули китоб ҳам маълумоти пурраро аз хусуси китоб, муаллифи



Расми 60. Форзатсе, ки ба китоби қадима кор карда шудааст.



**Расми 61. Қўшсаҳифаи
нақшинкори дастхати
қадимаи китоб.**

асар, ном, кай, дар кучо чоп шудани он медаҳад. Дар баъзе ҳолатҳо ин композитсияи ҳуруфдор бо тасвири мӯҷаз ё худ бо ороиши нақшиндор ҳам пурра гардонда мешавад. Агар навиштаоти варақи титул ба варақи тарафи чапи он چойгир карда шавад, он як саҳифа контр титул номида мешавад.

Расме, ки дар варақи чапи титул چойгир карда шудааст, тасвире, ки мазмуни китобро ифода месозад, он портрети каҳрамон ё муаллифи китоб ҳам шуданаш мумкин аст, *фронтиспис* – номида мешавад. Фронтиспис (лотини «frons» – тарафи

пеш ва «spisio» – нигоҳ мекунам) – иллюстрасияи дар тарафи чани саҳифаи титули китоб додашаванда. Дар он ғояи асосии асар ифода ёфтааст ё ки лаҳзаи муҳими он тасвир ёфтааст. Дар фронтисписи баъзе китобҳо портрети муаллифи асар дода шуда, онҳо одатан, бо усули график инъикос меёбанд. Саҳифаи алоҳидай боби китоб оғози фасл **шмутститул** (аз оломонии «schmutztitel») номида мешавад. Дар он номи фасл, ба ғайр аз рақам боз нақшҳо ё худ нақшу нигори сужетнок چойгир шуданаш мумкин.

Боз як ҷузъе, ки дар санъати китобати замонавӣ истифода мегардад, **колонтикул** (лотинии «colonna» – сутун ва титулус – навишт) – маълумотҳои сарлавҳай болои матни саҳифаҳои китоб, рӯзнома, маҷалла – номи асар, шуъба, боб, параграфҳо ва ҳоказо) номида мешавад. Колонтикул дар бобати дарёғти маводҳои зарурӣ вазифаи мундариҷаро ба ҷо меоварад.

Иллюстратсия (аз лотинии «иллюстратио» – аниқ кардан, равшан сохтан) – мушоҳидай композитсионии мусаввири ороишдехи китоб, ҷузъи бадей-графикиест, ки барои пурра намоён карданни маҳорати тасвирии он имкониятро фароҳам меоварад. Аз ҳамин сабаб дар машғулиятҳои муҳталифи санъати тасвирий, дар асарҳои жанрҳои муҳталиф ба истифода бурдани сурат эътибор дихед. Аз таърихи санъати китобат ҳамин аён аст, ки бар як асар якчанд мусаввир дар солҳои муҳталиф гаштаву баргашта муроҷиат намуда, навигарии ба худ хосро ба вучуд оварданашон мумкин. Ба асари М. Сервантес



а



б



в


Расми 62. Иллюстратсияҳо:

а) хурофдор; б) сужетнок; в) нақшинкор.

«Дон Кихот» мусаввирон Хоседел Костилио (1794), Гюстав Доре (1863), Оноре Доме (1868), Хегенбарт (1951), Кукриниксилар (1953) ва П.Пикассо (1955) расмҳо кашида, бо усули ба ҳуд ҳос мазмуни бадеии асарро ҳаллу фасл намудаанд. Ана ҳамин ҳолатро дар расмҳо ба асарҳои Фафур Ғулом, афсонаҳои ҳалқи ӯзбек, ки Телман Муҳаммедов ва Абдубоқӣ Ғуломовҳо кашидаанд, дидан мумкин аст.

Ҳамчунин, ба асари Алии Яздӣ «Зафарнома», «Хамса»-ҳои Низомӣ, Деҳлавӣ, Навоӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва дигар асарҳои қадима аз тарафи мусаввирони Шарқ бисёр расмҳо-минатураҳо кашида шудаанд. (Расмҳои 62, а, б, в).

Дар байни ҷузъҳои бадей-графикии китоб аз ҳама масъулиятнокаш тасвири муқаддима (заставка) ва



Расми 63. Тарҳи муқова ба китоби

**М.Бобохонов «Маданияти давраи Амир Темур ва Темуриён».
Мусаввир А.Сулаймонов.**

тасвири хотима (консовка) мебошад. Зеро онҳо боби китоб, дар ҳолатҳои ҷудогона, умуман, дар оғозу хотимаи китоб мазмуни онро пурра бояд кушода диханд. Ин ҷузъҳои сужетнок, нақшинкор ё худ омехта шуданашон мумкин. (Расми 62 а, б, в).

Бо тамоми ҷузъҳои бадей-графикии графикаи китоб шинос шудед. Акнун аз манбаъҳои омӯхтаатон шаклҳои нақшҳои дар китоб истифодабурдаи мусаввирони номдорро тасаввур карда ба ҷо оваред. Ва он ягон ҷузъи дилҳоҳи нақшу нигори китоб шуданаш мумкин. Дар ёд доред: дар бобати дарёфти ҷузъҳои бадеии китоб ҷустуҷӯй тавассути ба ҷо овардани тарҳҳо аҳамияти қалон дорад. Онҳо ба шумо барои аз нигоҳи мантиқӣ дуруст, мувофиқи мазмуни асар, истифода бурдани графика дар роҳи дарёфти шакли муносиб имкон медиҳанд. Аз ҳамин сабаб мусаввирон-ороишдиҳандагони китоб ба мақсади кашидани як сурат ё ҳаллу фасли композитсияи заставка бисёр тарҳҳо (эскизҳо) мекашанд. Шумо ҳам тарҳҳоро кашида бинед. Баъзеи онҳоро бо қӯмаки ранг ба ҷо оваред.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Ҷузъҳои бадей-графикии графика китобро ном ба ном шуморед. Онҳо қадом вазифаҳоро ба иҷро мерасонанд?
2. Нақшу нигори бадеии санъати китобати қадима чӣ тавр тайёр шудааст?
3. Қадом асарҳоеро медонед, ки ба онҳо дар давраҳои мухталиф бисёр мусаввирон муроҷиат намуда, расмҳо кашидаанд? Махсусияти асарҳои рассомоне, ки онҳоро зеб додаанд, дар чӣ зоҳир мегардад?
4. Дар қадом китобҳо аз тарафи мусаввирон бисёр миниатураҳо кашида шудаанд?


Вазифаи хонагӣ:

Ба китоби бароятон ошно ва дӯстдоштаний иллюстратсия кашед.


МАВЗӮИ 17

РАСМҲОИ КИТОБ

Омӯзиши таърихи санъати сураткашии китоб маънии омӯзиши таърихи Ватанамон, фарҳанги онро дорад. Машгулиятҳои амалий оиди графикаи китоб барои омӯзиши муштарақ ва тафовутҳо, усулҳо ва воситаҳои тасвирии ин навъи санъат бо дигар ҳелҳои санъат имконият медиҳад. Дар синфҳои поёнӣ шумоён ба афсонаҳои ҳалқи ӯзбеку дигар ҳалқҳо, асарҳои адібон, аз қабили Ҳ.Олимҷон, А.Пушкин



*Расми 64. Анатолий Бобров.
Расми бо афсонаи халқи ўзбек
кашидашуда.*




*Расми 65. Абдубоқӣ Ғуломов.
Расми ба афсонаи халқи ўзбек
кашидашуда.*

тасвирҳо кашидед. Ҳамчунин аз афсонаҳои халқи ўзбек «Зумрад ва Қимат», «Фаррух ва Зумрад», ҳамосай «Алпомиш», достони «Семурғ», «Латифаҳои Афандӣ» расмҳо кашида шудаанд. Аз ҷумла, як қатор лаҳзаҳои мултфилмҳои Ширкати машҳури ҷаҳон «О.Дисней» ҳам вазифаи намунаи тасвирро ба ҷо оварданашон мумкин. Аз байнин онҳо «Шери шоҳ», «Соҳибчамол ва маҳлук» барин мултфилмҳои мазкур бо мазмун, симоҳои хеле хуб оғаридашудаашон ба меҳру муҳаббати шумоён сазовор гардидаанд. Аз ин рӯ, дар асоси сужетҳои онҳо ба ичро расондани машқҳо оиди мусиқӣ ҳам завқноканд. Он аз рӯйи меҳнати худ ба графика монаанд аст, яъне аз асоси сужет расм кашида мешавад.

Мусаввирони ўзбекистонӣ Телман Муҳаммедов, Абдубоқӣ Ғуломов, Анатолий Бобров, Абдуқаҳҳор Маҳкамов, Уйғун Солеҳов барин эҷодкорони зиёде ба бисёр афсонаҳои халқӣ расмҳо оғаридаанд.

Аввало мазмуни афсонаро дар хотиратон мустаҳкам доред. Дар он сурат Шумо чун дигар афсонаҳо дар он ҳам мавҷуд будани муборизаро



Расми 66. Камолиддин Беҳзод. Миниатураи ба «Хамса»-и Низомӣ қашидашуда.

байни хубиву бадӣ, дар он ғолиб омадани хубиро ба ёд оваред. Акнун қаҳрамонҳои асарро ба хотир оваред.

Соҳибчамол ва падари ихтироъгари синну солаш ба ҷое расидаи ӯ Морис, Гастони ба худ аз ҳад зиёд баҳодода. Атрофиёни доимо сарҳамкунандаи ӯву судияни ришважӯр.

Дар қасри дигар бо ҳаракатҳои нопоки худ ба эҳтиёҷмандон дasti мадад нарасонда, барои ин ба сехру ҷоду фаро гирифтани қаҳрамонҳо. Дар ин ҷо ҳама чиз ҷоннок. Тамоми ашёҳо-чойник, пиёлача, лаъличаҳо, самовор, ойина ва гайра ҳарф мезананд, қиёфаи худро доранд. Ҳукмдори онҳо маҳлуқи баҳайбат аз ҳама чиз умешашро қандааст. Зоро барои ба ҳоли худ овардани анҷомҳои сарой бояд ӯро касе дӯст дорад. Ҳамин қабил маҳлуқро кӣ ҳам дӯст медошт?! Вале дар дунё меҳр, муҳаббат барин қувваи бузург аст ва он ба ҳама чиз қодир мебошад. Ҷойи аз ҳама шавқовари асар шояд ҳарбу зарби байни Гастон ва маҳлуқ бошад. Мазмуни асарро дар хотир барқарор карда, ба он амин мегардед. Боз ба як чиз боварӣ ҳосил менамоед: барои меҳри ягон қасро ба даст овардан ба ӯ меҳру муҳаббат нишон додан лозим. Агар ба соҳибчамол чунин меҳру муҳаббат нишон дода мешуд, вай ба маҳлуқ меҳр намегузошт.

Шумоён мазмуни мултфилмро дар хотиратон барқарор намудед. Акнун воқеаҳо, қиёфаву симоҳои онҳоро ба хотир оваред. Гастон қадбаланд, ҷавони мушакҳои қафаси сина, бозувонаш бақувват. Вале ӯ ин қувваро дар роҳи хубӣ сарф намекунанд. Аз ҳамин сабаб мағлуб мегардад. Падари соҳибчамол ихтироъгар ва он дар қиёфаи берунаи вай ҳам ифода мегардад. Абрувонаш дароз, тоссар, мӯю ришҳояш сафед.

Қаҳрамони асосии асар бешак маҳлуқ ва соҳибчамол дұхтарақ Белл аст. Соҳибчамол барои андӯхтани дониш мекӯшад, дар вақти холиаш китоб меҳонад. Либосҳояш зебо ва ба худаш мезебад. Намуди берунаи маҳлуқ акси он. Ӯ ҳам бақувват. Вале соҳти рӯй, пою дастонаш ҳайвонсифат ва тарсовар. Либоси шоҳона, дар қасри бошуқӯҳ зиндагонӣ кардан, бо сехру ҷоду фаро гирифтани, кӣ буданаш ба қиёс кардан водор месозад. Дар ҳаракатҳои вай мурувватнокӣ, ҳислатҳои хуби инсонӣ ниҳон буданаш ҳис мегардад. Ба соҳибчамол тухфа кардани китобхонаи калон ҳам аз ин гувоҳӣ медиҳад. Намуди дигар анҷомҳо, фаъолияташон ҳам муфид аст. Онҳо барои пайдо гаштани меҳр байни соҳибчамол ва маҳлуқ ҳаракат намуданд. Аз ин мебарояд, ки кори барои нияти нек кардашуда,

албатта, натицаи мусбӣ мебахшад. Боз як хулоса: барои ба ягон қас чизеро инъом кардан тухфаи хоси диди онро баробари ба эътибор гирифтани дунёи ботинии он пешкаш кардан лозим. Ҳамчунин, басабру ироданок шудан ҳам инсонро ба сӯйи хубӣ ҳидоят месозад. Бо симоҳову воқеаҳои асосии мултфилм ошно гардида, композитсияи барои худамон мақбулро меофарем. Барои ин бо қўмаки қалам якчанд тарҳ мекашем. Дар асоси онҳо композитсияи худро ба вучуд оварда, бо акварел ранг менамоем. Баъзеҳо қалами ранга ва фломастерро истифода бурданашон ҳам мумкин аст. Дар бобати ранг кардани либосҳои қаҳрамон ин тавр кардан лозим: либоси маҳлуқро бо ранги баланд, соҳибчамолро бо ранги нағис, паст оро додан маъқултар аст. Ин қабил муносибат ба дунёи симоҳо рост меояд. Корҳое, ки хуб баромадаанд, мумкин аст ба шахсони наздикатон, бародарон ва хоҳаронатон тухфа шавад.

Саволҳо барои мустаҳкамқуни мавзӯи гузашта:

1. Кадом афсонаҳоеро медонед, ки ба онҳо аз тарафи мусаввирон суратҳо кашида шудаанд?
2. Кадом мусаввирони ўзбекистониро медонед, ки ба афсонаҳои халқӣ расм кашидаанд?

Вазифаи хонагӣ:


Дар асоси афсонаи халқии сужеташ бароятон ошно сурат кашед.

МАВЗЎИ 18

ТАРҲИ КИТОБ

Баъди он ки маълумоти муфассалро аз хусуси ҷузъҳои бадей-графикии китоб гирифтед, тарҳи асареро кашед, ки бароятон маълум мебошад. Асари мазкур маҷмӯаи шеърҳо, ҳикояҳои хурд, афсона ё ривояти қадима, мултфилм шуданаш мумкин. Онҳоро ба ичро расонда, ҷамъ намуда, ба ҳолати китоб меоваред. Баробари ба ичро расондани корҳои мазкур ҳис мекунед, ки он то ҷӣ андоза пурмашақкат, мураккаб мебошад.

Баъзе китобҳо азбаски бисёр ё нодуруст истифода мегарданд, аз кор мебароянд, сараввал муқоваи онҳо медаранд. Варақҳои китоби муқоваашон дарида ба тезӣ қат мегарданд. Ҳамин қабил муқоваи китобҳоро чуноне ки дар расми 67 нишон дода шудааст, таъмир кунед,



Расми 67. Ҷараёни тайёркунни китоб.

умри онҳоро дароз менамоед ва китоби мазкур ба додару хоҳаратон солиёни дароз хизмат хоҳад намуд.

Худи ҳамин корро бо маҷаллаҳо ҳам ба ичро расондан мумкин. Азбаски муқоваи онҳо тунуканд, солиёни дароз истифода намешаванд. Аз ин рӯ, мувофиқи ҳаҷми яксолаашон бо 1 ё 2 чилд муқова гарданд, солиёни дароз хизмат мекунанд.

Аз ин мебарояд, ки ҳам китоб, ҳам маҷаллаҳоро бо як усул муқовабандӣ кардан мумкин. Барои ин чун ҳаҷми китоб (маҷалла) когази дуқатшударо аз 20–30 мм поёнаш ширеш молида, ба вай чун ҳамон ҳаҷм газворро мечаспонем. Як қисми газвор ба блок ширеш гардад, қисми дигараш ба форзатсияи муқова барои ба варақи якуми чап ширеш кардан нигоҳ дошта мешавад. Баъд аз он 4 ҷояш дар як хел масофа сӯроҳ карда бо ришта маҳкам баста, блокро якҷоя месозем. Вале қисми матндори китобро якҷоя надӯхтан лозим. Акнун аз ҳаҷми ана ҳамин блок калонтар муқоваи картониро омода месозем.

Картони мазкур аз блоки китоб 3–4 мм калон шуданаш лозим. Дар он сурат блокро хуб ҳимоя менамояд. Аз ин мебарояд, ки қисми поёни картон, ғафсии оне, ки барои муқова тайёр карда мешавад, аз ҷиҳати ғафсии то ҷойи блок дӯхташуда ва қисми болоии байнашон 1–2 мм мегузараад. Онҳоро мувофиқи ана ҳамин тартиб аз ҳар тараф қат карда, часпонда мебароем. Чор қанори газвор дар ҳамии 45 бурида, қат карда, ба ақиби картон часпонда мешавад. Муқовай тайёро ба блок пӯшонда, сараввал газвори ба тарафи чапи форзатс гузоштаро, сипас, форзатеро пӯшонда, ба 1–2 соат пахш карда мемонем, вазнин мегузорем. Муқовай тайёршударо мувофиқи мазмуни китоб бо нақшу нигор, матн оро доданамон мумкин. Чунин китоб солиёни дароз сифати худро гум намекунад. Ҳамчунин мачаллаҳое, ки муқовабанд гаштаанд, боэъти мод ҳифз мегарданд. Аз ҳамин сабаб дар китобхонаҳои калон китобҳо дар вақташ тармим мегардад, мачаллаҳо ҳам дар ҳолати чанд шумораашон якҷоя карда, бо муқовабандӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Саволҳо барои мустаҳкамқунии мавзӯи гузашта:

1. Тарҳ чист, он барои чӣ тайёр мегардад?
2. Барои дуру дароз нигоҳ доштани китоб чӣ кор кардан лозим?
3. Кадом навъҳои муқовабандӣ мавҷуданд?

Вазифаи хонагӣ:

Мустақилона аз ҷузъҳои бадеъ-графики китоб тарҳ (макет) тайёр кунед, ҳамчунин ба он нақшу нигори бадеъ дихед.

ИЛОВАҲО

Донишомӯзи азиз! Мазмун ва моҳияти суханони зеринро дар хотир нигоҳ доред. Онҳоро барои дар сұхбатҳо оиди санъати тасвирий истифода бурдан ҳаракат намоед.

А н с а м б л (*фаронс*) – мутаносибии таркибии ташкилкунандаи як воҳиди яклухти композитсионӣ. Дар санъати тасвирий, мусиқӣ, меъморӣ васеъ истифода мегардад. Масалан, ансамбли Регистони Самарқанд.

В е л ю р (*франс*) – газвори маҳмалшакли гафсе, ки дар зардӯзӣ истифода мегардад.

Г е р а л д и к а (*лот.*) – тамғашиносӣ, соҳаи омӯзиши нишонҳо ва ҷиҳатҳои ба худ хоси таъриҳӣ. Дар санъати тасвири акс кунондани нишонҳо.

Г и р е х (*фаронс*) – навъи нақш, ки аз шаклҳои геометрии композитсионӣ ҳосил мегардад.

Г р а ф и к а (*юнонӣ*) – навъи санъати тасвирий. Литография, гравюра, офорт, плакат, дастгоҳ, китоб, графикаи истеҳсолӣ барин навъҳояш мавҷуд аст.

Д и з а й н (*инг.*) – маводи муҳталиф, интерьери биноҳо, аз нигоҳи бадей ҷойгирсозии либосу воситаҳои техникий.

И б о д а т ҳ о н а – номи умумии биное, ки ибодат динӣ гузаронда мешавад. Дар ҳар як дин номи хоссаи ибодатхонаҳо мавҷуданд: дар насрониён – собор, калисо, костел, кирха; дар ислом – масҷид; дар иудаизм – синагог номида мешавад. Дар мамлакатҳое, ки буддизм ҳукмронӣ мекунад, ибодатхона бо номҳои муҳталиф баён мегардад. Дар Ҷопон – тора, дар Шриланка – вихара, дар Муғулистон – хуре, дар Бурятистон – датсан ва ҳоказо. Дар ҳар як дин ҷое, ки қавмҳо бо Худо мулоқот менамоянӣ, ҳамчунин ибодатхона маънои зиёдро ифода месозад. Масалан, дар насрониён ва бутпарастон ибодатхона модели кайионии тарафҳои дунёро инъикосгарро ба хотир меоварад. Меъморӣ, нақшу нигор ва ороиши он ба қонуну қоидаҳои дини муайян

қатъй риоя менамояд. Ибодатхонаи динии ҳар як мамлакат қатъи назар аз қоидаҳои қатъии меъморӣ ба қиёфаи миллии худ молик аст ва ҳамчунин ба сифати дурданаи меъморӣ ҳиссае бар хазинаи умумии маданий мебошад.

Иллюстрация (юнонӣ) – тасвирест, ки барои фаҳмонда додани ягон ҳодиса ва ё ягон матн кашида мешавад.

Импрессионизм (юнонӣ) – дар охири садаи XIX ва аввали садаи XX маҷрои бадеи, ки дар Аврупо, алалхусус дар рангтасвири Фаронса ба вучуд омадааст. Вакилони он бо рангҳои хосса таассороти худро баён сохтаанд. Импрессионизм дар пайкаратарошӣ, мусиқӣ, театр ва меъморӣ истифода гардидааст.

Корвонсарой – ҳавливу ҷое, ки дар Шарқи Наздик, Осиёи Миёна, Қафқоз дар роҳҳои савдо ба мақсади фароғату истироҳат сохта шудаанд. Корвонсаройҳо аз қадим мавҷуд буда, маҳсусан дар садаҳои IX–XVIII дар бобати ривоҷи шаҳрҳо, пурзӯр гардондани тиҷорат байни давлатҳо васеъ пахн гардидааст. Бисёр вақт корвонсаройҳо аз ҳавлии дохила, атрофаш аз биноҳои як-ду ва батзан сеошёна иборат будааст. Қабати аз ҳама поёни вазифаи саисхона ва анборро ба ҷо овардаанд. Ҳонаҳои дар қабатҳои болоӣ ҷойгиршуда вазифаи истироҳаткуниро ба ҷо овардаанд. Корвонсарой аз работ ва ансамбли меъмории ба худ хосе, ки якчанд биноҳоро бо ҳам муттаҳид сохтааст, иборат буд.

Корвонсаройҳо ҳам азбаски вазифаи чамъ кардани аҳли ҷамъиятро дошт, аз ҷиҳати меъморӣ хуб сохта шуда, бо нақшу нигори муҳталиф оро дода шуда, дар якҷоягӣ бо бозор, қатори дӯконҳо ансамбли ба худ хоси меъмориро ба вучуд овардаанд.

Квадрат (лот., арабӣ) – чоркунчаи тарафҳояш баробар ва ин ҳаҷм дар санъати тасвирӣ ҳам истифода мегардад. Аз он бештар дар наққошӣ истифода мебаранд.

Кубизм (ҷр) – маҷрои бадеи, ки дар аввали садаи XX дар соҳаи рангтасвир ба миён омадааст. Мувофиқи он мусаввирон соҳти ашёҳоро барои бо шакли оддии геометрӣ ҷудо тасвир кардан ҳаракат намудаанд.

Макет (фаронсавӣ) – намунаи аввалии хурдҳаҷми анҷоми оянда (бино, китоб).

Макбара (араб) – бино-мақбарае, ки дар болои қабр гузошта мешавад. Дар дини мусулмонӣ дар болои қабр соҳтани ягон бино, гузоштани санг манъ даромадааст. Лекин аз садаи IX эътиборан соҳтани мақбара ба ҳукми анъана даромадааст. Дар асрҳои минбаъда, асосан дар болои қабри шоҳон, рӯҳониёни бузург мақбараҳои ҳашаматнок соҳта шуданд. Мақбараҳои Сомониён дар Бухоро, Султон Санҷар дар Марв, Амир Темур дар Самарқанд ва ансамбли Шоҳи Зинда намунаҳои асосии ана ҳамин мақбараҳоро ташкил медиҳанд.

М и н б а р (араб) – Ҷойи маҳсус дар муассисаҳои расмӣ барои хондани маърӯза. Дар масциди мусалмонон ҷойи баланд, ки имом вазъ меҳонад. Ҳардуяш ҳам баробари ба ҳисоб гирифтани намуди эстетикии интерери бино сохта мешавад.

Манора (араб) – Иншооти баланде, ки дар меъмории Шарқ васеъ истифода гардидааст. Барои мисол Манорай Калони Бухоро, Манорай қўтоҳи Хева.

М у ҳ а р р и р (араб) – шахсе, ки матнро ба тартиб меоварад, муҳаррири бадей, аз нигоҳи бадей-эстетикӣ тақдири китобро ҳал мекунад.

М у қ о в а (форсии мӯқавво) – қисми берунае, ки маҳсулоти ноширий-китоб, муроққаъ, мачалла, дафтар ва ҳамин қабилҳоро яклухт пайваст мегардонад

П а л и т р а (франс) – анҷоме, ки мусаввирон барои истифодаи ҳосил кардани ранг истифода мебараанд, таҳтачаи сатҳаш ноҳамвор. Дар он рангҳои тоза ҷойгир карда мешавад. Рассом ҳангоми расмкашӣ бо кӯмаки мӯйқаламҳо аз рангҳо кам-кам гирифта, ба яқдигар омехта сохта, ранги барояш мақбулро омода месозад ва дар ҷойи даркорӣ истифода мебараад. Навъҳои рангҳое ҳам, ки мусаввир истифода мебараад, палитра номида мешавад. Масалан, палитраи мусаввир хеле бой аст.

П е ш т о қ (форс) – қисми пеши бино. Одатон онҳо серҳашам оро дода мешаванд. Барои мисол пештоқи мадрасаи Шердори Самарқанд.

П е р с п е к т и в а (франс) – мувофиқи идроки биноии инсон тасвир кардани анҷом дар ҳамкории сурат.

П о с т и м п р е с с и с и о н и з м (лот) – маҷрои рангтасвир, ки дар охири садаи XIX ва аввали садаи XX ба миён омадааст. Вакilonи он барои бо рангҳои тоза ифода кардани симоҳои умумии ҳастӣ қўшидаанд.

П у а н т и л и з м (франс) – маҷroe, ки дар охири садаи XIX ба миён омадааст. Мусаввирон бо кӯмаки рангҳои тоза, доғҳо суратҳо кашидаанд.

Работ (араб.) – иншооти меъмории дар меъмории қадим васеъ истифодашуда, қўргон.

Дар он бештар посбонон маскан кардаанд. Дар тасвирҳои қадимаи манзаравӣ ғамудҳои работҳоро бисёр дучор омадан мумкин.

Р е а л и з м (лот) – ҷараён дар санъат, самти эҷодӣ. Дар санъати тасвирӣ ҳастиро мушахҳас тасвир кардан.

С и н т е з (лот) – якчанд навъи санъат, усулҳояшро якҷоя карда истифода бурдан.

С т и л и з а ц и я (лот) – содда гардондани шаклҳои табиӣ, бадей гардондани онҳо.

Н а в и т т а ҷ о т и с у л с – яке аз ҳафт намуди навиштачот. Дар пештоқ, манора ва деворҳои биноҳои қадимаи шарқона аз Қуръон порчаҳо, навиштачотро аз ҳадисҳо истифода бурдан.

С ю р е а л и з м (франс) – самти пешқадами санъат дар садаи XX. Ҳодисае, ки аз санъати мушаххас ва номушаххас иборат аст.

Т о т е м (инг.) – тасвирест, ки ҳайвон, рустани ё ҳуд ҳодисаи табиатро ифода месозад. Барои мисол нишони қабилаҳои қадима аз тасвири ҳайвон.

Х а т т и у ф у қ – хатти уфуқие, ки ҳамвории расмро аз қисми осмон ва замин чудо мекунад.

Х о н а қ о ҳ (форс) – хонаи калони масcid, ки барои бисёр шуда намоз хондан таъин гардидааст. Хонақоҳ дар масциду корвонсаройҳои дехаҳо ҳам мешавад. Хонаero, ки эшон бо сӯфиён мулоқот мегузаронад, хонақоҳ номидаанд.

Ф о в и з м (франс) – равияи санъат, ки дар аввали садаи XX ҳамчун «ёбоиён» ном гирифтааст. Вакилони он усулҳои реалистиро инкор карда, барои бо тарзи усули содда, як қадар санъӣ ва декоративӣ тасвир кардан ҳаракат намудаанд.

Ф р а г м е н т (фаронсавӣ) – порча, як қисми асар.

Э к с պ օ զ ի տ ս ի я (лот) – осори атика, анҷом, сурат, ки ба осорхона, намоишгоҳ гузошта мешаванд.

Э м բ լ ե մ ա (юнонӣ) – ягон ғоя, шакли тасвири ҳаракат, ҷамъият, ташкилот, корхона ва ҳоказо.

МУНДАРИЧА

Сарсухан	3
----------------	---

ЧОРЯКИ ЯКУМ

<i>Мавзӯи 1.</i> Самту маҷроҳо дар санъат	4
<i>Мавзӯи 2.</i> Рангтасвириимпрессионистӣ.....	10
<i>Мавзӯи 3.</i> Офариданӣ натурморт бо услуби кубизм	12
<i>Мавзӯи 4.</i> Нишонаҳои рамзӣ ва гералдика дар санъати тасвириӣ	15
<i>Мавзӯи 5.</i> Шаклҳои рамзӣ дар санъати Ӯзбекистон	19

ЧОРЯКИ ДУЮМ

<i>Мавзӯи 6.</i> Рамзҳои нақшии Ӯзбекистон	25
<i>Мавзӯи 7.</i> Низоми образноки санъати ороиши амалӣ	27
<i>Мавзӯи 8.</i> Шакл ва мазмуни санъати ороиши амалӣ	32
<i>Мавзӯи 9.</i> Санъати дизайн	37

ЧОРЯКИ СЕЮМ

<i>Мавзӯи 10.</i> Ёдгориҳои меъмории Ӯзбекистон	42
<i>Мавзӯи 11.</i> Меъмории Шарқ	48
<i>Мавзӯи 12.</i> Шаҳри мақбули ман	50
<i>Мавзӯи 13.</i> Манзараи меъморӣ	53

ЧОРЯКИ ЧОРУМ

<i>Мавзӯи 14.</i> Санъати китобат.....	57
<i>Мавзӯи 15.</i> Санъати графикаи китоби Ӯзбекистон	59
<i>Мавзӯи 16.</i> Ҷузъҳои бадеӣ-графикии санъати графикаи китоб	63
<i>Мавзӯи 17.</i> Расмҳои китоб	68
<i>Мавзӯи 18.</i> Тарҳи китоб	72
Иловахо	75

Аскарали Сулаймонов, Немат Абдуллаев

TASVIRIY SAN'AT

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7-sinf o‘quvchilari uchun darslik
3-nashri
(Tojik tilida)

Мутарчим *Ш. Турдиқулов*
Мухаррир *Х. Ҳамидов*
Мухаррири бадеӣ *Ш. Мирфаёзов*
Мухаррири техникӣ *Е. Корягина*
Мусаҳҳеҳ *М. Қиронова*
Саҳифабандии компьютерии *Х. Шарипова*

Литсензия AI № 290. 04.11.2016

Ба чопаш 10.08.2017 иҷозат дода шуд. Андозаи $70 \times 100 \frac{1}{16}$.
Гарнитураи Таймс Тј. Бо усули оғсет дар когази оғсет чоп шудааст.
Ҷузъи шартии чопӣ 6,5. Ҷузъи нашриву ҳисобӣ 5,2. Ҷамъ 7543 нусха.
Супориши рақами 00.

Дар Хонаи эҷодии табъу нашри ба номиFaфур
Гулом Агентии матбуот ва ахбори Ўзбекистон
100128, Тошканд. Кӯчаи Лабзак, 86 чоп шудааст.

www.gglit.uz info@gglit.uz